

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «НАУЧНО-КЛИНИЧЕСКИЙ
ИНСТИТУТ СТОМАТОЛОГИИ И ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ
ХИРУРГИИ» МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ и
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ
ТАДЖИКИСТАН**

УДК 616.31-053.2(575.3-25) А-94

На правах рукописи

АХМАДЗОДА МАНСУР АХМАД

**СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС У ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ
ГОРОДА ДУШАНБЕ**

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук
по специальности 14.01.14 - Стоматология

Душанбе 2023

Диссертационная работа выполнена на базе ГУ «Научно-клинический институт стоматологии и Челюстно-лицевой хирургии» Министерства здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан

Научный руководитель: Якубова Зульфия Хамидовна – кандидат медицинских наук, доцент кафедры стоматологии детского возраста и ортодонтии ГОУ “Таджикский государственный медицинский университет им. Абуали ибни Сино”.

Официальные оппоненты: Хабибова Назира Насруллаевна – доктор медицинских наук, доцент кафедры терапевтической стоматологии Бухарского государственного медицинского института им. Абуали ибн Сино Республики Узбекистан

Юсупова Заррина Хикматовна – кандидат медицинских наук, заведующая кафедрой ортопедической стоматологии ГОУ “Институт последипломного образования в сфере здравоохранения в Республике Таджикистан”.

Оппонирующая организация: “Ташкентский государственный стоматологический институт” Республики Узбекистан.

Защита диссертации состоится «____» 2024 г. в «____» часов на заседании диссертационного совета 6D.KOA-053 при ГОУ “Таджикский государственный медицинский университет им. Абуали ибни Сино” по адресу: 734026, Республика Таджикистан, г. Душанбе, ул. Сино 29-31.

С диссертацией и авторефератом можно ознакомиться в библиотеке ГОУ “Таджикский государственный медицинский университет им. Абуали ибни Сино” и на сайте: www.tajmedun.tj

Автореферат разослан «____» 2024 г.

**Учёный секретарь
диссертационного совета,
к.м.н., доцент**

Джонибекова Р.Н.

Введение

Актуальность темы исследования. Наиважнейшей задачей здравоохранения Республики Таджикистан является сохранение здоровья детей. В Глобальной базе данных ВОЗ по гигиене полости рта отмечается, что кариесом зубов по всему миру страдают 60-90% детей школьного возраста, а заболеваниями пародонта до 98-100% [WHO, 2018; Aoun A. et al., 2018; Peres M.A. et al., 2019]. Невзирая на развитие и качественный уровень оказания стоматологической помощи: современные технологии и методы лечения сегодня доступны всем стоматологическим учреждениям города, заболеваемость кариесом в нашей стране до сих пор остается высокой и составляет от 80% до 96%; воспалительные заболевания пародонта встречаются в детском и юношеском возрасте в 30-80% случаев, зубочелюстнолицевые аномалии 78,2% [Гурезов Х.М., Якубова З.Х, Садуллаева З.Б., 2021; Гафаров Н.М., Худоёров С.А., Гурезов Х.М., 2021]. В разный времеменной промежуток Таджикскими учёными были проведены исследования по стоматологической заболеваемости среди детского населения в различных районах республики, показавшие высокую распространённость и интенсивность кариеса зубов от 80,2 до 96,9% и от 3,8 до 6,1 соответственно [Пашаев К.П., 1997; Юлдашев Ш.И., 2004; Ходжамуродов А.И., 2018]. Нелечёный кариес чаще всего приводит к осложнениям в виде пульпитов и периодонтитов, сопровождающихся сильной болью. Это, в свою очередь, отрицательно влияет на качество жизни и развитие ребёнка, результаты обучения. Следовательно, основные стоматологические заболевания у детей и подростков является важной медикосоциальной и психолого-педагогической проблемой.

Вместе с тем, в зарубежных исследованиях признается значимость витамина D в формировании зубных тканей и развитии оральной патологии [Громова О.А., 2017; Khanna-Jain, R., 2010]. Имеются работы, указывающие на обратную корреляционную связь между активностью кариозного процесса и недостатком витамина D [Лихорад. Е. В., 2017; Милехина С.А., 2011; Bikle D., 2008; Institute of Medicine, Food and Nutrition Board, 2010]. В то же время, по исследованиям таджикских эндокринологов [Иноятовой Н.А., 2017] при обследовании детей выявлена значительная распространённость дефицита витамина D в нашей республике, которая составила для детей от 0-6 лет 66%, от 7-12 и от 13-17 лет по 95%. Данные показатели дают повод задуматься о межсистемном изучении влияния витамина D на стоматологическую патологию в Республике Таджикистан. Однако, работ отечественных учёных, посвящённых изучению данной проблемы, мы не нашли.

Общеизвестен и тот факт, что фтор – вещество, играющее ключевую роль в сокращении распространённости кариеса зубов. Так, при его дефиците в питьевой воде развивается кариес, а при избытке флюороз. Таджикистан является эндемическим очагом по очень низкому содержанию в питьевой воде фтора и йода, что подтверждается широким распространением кариозной болезни и йод дефицитных заболеваний [Бабаев И.И. и соавт., 2014]. В своём исследовании [Эгамназаров Х.Н. и соавт., 2020], проведя обследование

школьников в городах Турсунзаде и Бохтар, выявил корреляционную связь между распространённостью кариеса зубов и содержанием фтора в питьевых источниках. Значимым фактором является то, что распространённость кариозной болезни возрастала с уменьшением концентрации фтора в питьевой воде. В настоящее время для профилактики кариеса зубов приоритет отдается экзогенным методам, в первую очередь фторид содержащим зубным пастам [Авраамова О.Г., 2016]. Фториды поступают в организм не только с водой и пищей, но и из внешней среды (воздуха, средств ухода за полостью рта). Поэтому, основным и достаточно надёжным путем оценки достаточности фтора в организме является оценка уровня экскреции с мочой, где его концентрация может составлять до 2/3 от общего объема суточной потребности [Колесник А.Г. и соавт., 2000]. Таким образом, оценка экскреции фтора мочой позволяет дать оценку уровню поступления, кумуляции и выведения фтора в организме [Попруженко Т. В., 2007].

Имеются исследования, что неосведомлённость родителей и детей по вопросам профилактики играют значительную роль в развитии основных стоматологических заболеваний [Farid H., 2013; Winnier J., 2015; Reddy S.B., 2014; Boutiqny H., 2015; Филатова Н.В., 2020].

Вышеизложенным наглядно показано, что ситуация с распространённостью и интенсивностью стоматологических заболеваний в Таджикистане имеет тенденцию к повышению. Таким образом, для предотвращения увеличения стоматологической заболеваемости необходимы систематические эпидемиологические исследования, выявление факторов риска с целью мониторинга и анализа ситуации, что является актуальной задачей на современном этапе в области стоматологии Таджикистана.

Степень научной разработанности изучаемой проблемы.

Научные исследования, проведённые за последние годы, значительно углубили представления о некоторых проблемах в ухудшении стоматологического здоровья детского населения по всему миру, особенно в развивающихся странах [Popkin B.M., 2017; Хамадеева А.М., 2018; Ronneberg A. et al., 2019].

В Таджикистане в разный временной промежуток были выборочно изучены распространённость некоторых основных стоматологических заболеваний [Пашаев К.П., 1997; Юлдашев Ш.И., 2004; Икромова Г.Д., 2007; Хамадеева А.М., и соавт., 2016; Гурезов Х.М. и соавт., 2021; Гафоров Н.М. и соавт., 2021]. Однако подходы и методологии в исследованиях были различны. При этом, по рекомендации ВОЗ эпидемиологические исследования в стоматологии необходимо проводить каждые 5 лет в ключевых возрастных группах населения, как по стране, так и в областях, городах, сёлах. Вместе с тем, поведенческие факторы риска развития стоматологических заболеваний мало изучены и, в основном, имеют декларативный характер без учета принципов доказательной медицины.

В тоже время выявление степени влияния недостаточности витамина D, определение степени фтор нагрузки через экскрецию фтора с мочой, изучение мнения, как матерей, так и детей по проблемам гигиены полости рта

посвящены единичные научные исследования и в тоже время сделанные выводы авторами достаточно противоречивы.

Учитывая недостаточность всесторонних данных о стоматологическом здоровье, а также недостаточности витамина D и состояния фтор нагрузки через экскрецию фтора с мочой у детей и подростков города Душанбе, реализация сопоставительного анализа в данном аспекте является довольно актуальной задачей. Следовательно, данные диссертационного исследования могут быть применены в качестве основы для дальнейшей разработки комплекса профилактических мероприятий.

Связь исследования с программами (проектами), научной тематикой.

Диссертационная работа выполнялась на базе ГУ «Научно-клинический институт стоматологии и Челюстно-лицевой хирургии» Министерства здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан в рамках темы НИР «Разработка инновационных подходов профилактики и диагностики заболеваний полости рта», № государственной регистрации 0117TJ00822 и входит в перечень приоритетных направлений научных исследований в Республике Таджикистан (Программа инновационного развития Республики Таджикистан, утвержденная постановлением Правительства РТ № 227 от 30 апреля 2011).

Общая характеристика исследования

Цель исследования. Изучение стоматологического здоровья детского населения города Душанбе.

Задачи исследования.

1. Изучить распространённость, интенсивность кариеса зубов, заболеваний пародонта и уровень гигиены полости рта по методике ВОЗ (2013) среди детей города Душанбе в ключевых возрастных группах (6, 12, 15 лет).
2. Определить экскрецию фторидов с мочой для выявления фтор нагрузки у детей.
3. Выявить влияние дефицита витамина D на показатель интенсивности кариеса у детей.
4. Изучить осведомлённость родителей, детей среднего школьного возраста и подростков по факторам риска и вопросам профилактики кариеса зубов и болезней пародонта

Объект исследования. Объектом исследования являлись дети и подростки ключевых возрастных групп (6; 12; и 15 лет) в 4-х административных районах (Исмоили Сомони, Фирдавси, Сино, Шохмансур) города Душанбе, родители 6-ти летних детей.

Предмет исследования. Предметом исследования являлось изучение стоматологического статуса детей и подростков по стандартизированной методике ВОЗ (модификация проф. Леуса П.А., 2013). С целью выявления исходного состояния витамина D и фторурии определяли показатели уровня витамина D в крови и концентрацию экскреции фторидов с мочой. Оценка распространённости и интенсивности кариеса зубов рассчитывалась по индексу

КПУ, КПУ+кп, для определения гигиены полости рта использовали упрощённый гигиенический индекс OHI-s (oral hygiene index simplified) и гигиенический индекс Фёдорова-Володкиной (1968); оценка состояния тканей пародонта производилась по индексу CPI (communal periodontal index); качество оказания стоматологической помощи вычисляли по индексу УСП (Леус П.А., 1988), Анкетирование проводилось для выявления знаний по профилактике стоматологических заболеваний, как среди подростков, так и среди родителей. На каждого обследуемого ребенка для учёта и анализа полученных результатов в ходе исследования, заводилась карта ВОЗ 2013 (модификация проф. Леуса П.А., 2013) и анонимный вопросник для школьников по стоматологическому здоровью ВОЗ 2013, а для родителей анкета по выявлению знаний по профилактике стоматологических заболеваний и поведенческих факторах риска.

Научная новизна исследования.

1. Выявлена достаточно высокая распространённость и интенсивность кариеса и болезней пародонта, среди детского контингента. Установлено, что интенсивность кариеса и тяжесть заболеваний пародонта зависит от возраста, гигиенических навыков и поведенческих факторов риска. Показатель интенсивности кариеса КПУ в значительной степени зависит от компонента «к», «К».
2. Доказано, что более чем 60% детей экскретируют с мочой низкий уровень фтора, что свидетельствует о явном или скрытом гипомикроэлементозе по фтору.
3. Впервые показана зависимость интенсивности кариеса среди детей от уровня концентрации витамина D. Дотация витамина D, до уровня равного или превышающего 50 нмоль/л, достаточна для уменьшения степени кариозного процесса.
4. Выявлена низкая осведомлённость родителей, детей среднего школьного возраста и подростков по факторам риска и вопросам профилактики кариеса зубов и болезней пародонта.
5. Определен, плохой и недостаточный показатель УСП и 100% нуждаемость детей в профилактической помощи. Это свидетельствует о неудовлетворительной организации стоматологической помощи детям.

Теоретическая и научно - практическая значимость исследовательской работы заключается в том, что теоретические, методологические положения, выводы и рекомендации, представленные в диссертации, могут быть использованы в учебном процессе: медицинских ВУЗов до - и постдипломного образования, медицинских колледжей, общеобразовательных школ и при проведении социологических исследований. Итоги исследования позволили расширить и углубить круг необходимых знаний. Текущее изучение результатов эпидемиологических исследований может способствовать эффективному планированию стоматологической помощи отдельно взятых стоматологического кабинета, отделения, поликлиники, района до страны в целом.

Ситуационный анализ позволяет определить в измеримых категориях стоматологическое здоровье детского и подросткового населения и выявить факторы риска стоматологических заболеваний.

Данные заболеваемости, а также осведомлённости детей ключевых возрастных групп и их родителей по вопросам профилактики стоматологических заболеваний свидетельствуют о необходимости их привлечения в гигиеническое воспитание.

Анкеты для изучения поведенческих факторов риска могут быть использованы для последующего планирования профилактических программ для данного контингента населения.

Показатели о недостатке витамина D и низкой экскреции фтора с мочой могут служить предпосылкой для назначения этих исследований всему детскому контингенту с целью мониторинга уровня витамина D и фактической фтор нагрузки населения для дальнейшей разработки эффективной профилактики в области стоматологии.

Сведения об уровне стоматологической помощи детскому населению и потребности в лечении могут быть использованы в планировании стоматологической помощи этой категории населения.

Использование материалов диссертации поможет по-новому осознать важность состояния эпидемиологических граней основных стоматологических заболеваний детей и подростков Республики Таджикистан.

Положения, выносимые на защиту:

1. Во всех административных районах города установлена высокая частота распространённости и интенсивности кариеса, заболеваний пародонта у детей и подростков.
2. Стоматологическая заболеваемость у детского населения зависит от возраста, гигиены полости рта, а также приверженности к формированию привычек здорового образа жизни.
3. У обследованного контингента выявлен дефицит витамина D и низкая экскреция фтора с мочой, повышающие риск развития кариозной болезни.
4. Показан недостаточный и плохой уровень стоматологической помощи и 100% нуждаемость в профилактическом содействии.
5. Установлена низкая осведомлённость родителей, детей среднего школьного возраста и подростков по факторам риска и вопросам профилактики кариеса зубов и болезней пародонта, доказывающая их низкую мотивацию к профилактике основных стоматологических заболеваний, что указывает на значимость поведенческих факторов риска.

Степень достоверности результатов. Исследование проводилось в достаточном объёме, который отвечает целям и поставленным задачам. Результаты диссертационного исследования проанализированы с помощью общепринятых методов статистики. Полнота и глубина анализа собранного материала в достаточной мере обосновывают выводы и практические рекомендации, вытекающие из полученных результатов научного исследования.

Соответствие диссертации паспорту научной специальности.

Диссертационная работа соответствует паспорту ВАК при Президенте Республики Таджикистан по специальности 14.01.14 - Стоматология: подпункт 3.1 Этиология, патогенез, диагностика, лечение и методы профилактики болезней твердых и мягких тканей зубов, тканей периодонта и слизистой оболочки полости рта у детей и взрослых.

Личный вклад соискателя учёной степени в исследовании. По теме научной работы диссертантом проведен обзор литературных данных, проведено эпидемиологическое обследование по показателям стоматологического здоровья по ВОЗ у детей ключевых возрастных групп 6, 12 и 15 лет, проживающих в административных районах города Душанбе. Для изучения осведомлённости детей и их родителей по вопросам профилактики стоматологических заболеваний проведено анкетирование. Автор работы самостоятельно разработал дизайн исследования, по итогам математического анализа были разработаны аналитические таблицы, проведена работа по систематизации с последующим обобщением результатов лабораторных исследований. Он обобщил и описал результаты исследования, проводил статистическую обработку с последующим анализом и оценкой. В процессе выполнения работы по отдельным фрагментам диссертации были подготовлены и опубликованы статьи, автором были сделаны доклады для выступления.

Апробация и реализация результатов диссертации. Основные положения и результаты работы были представлены и обсуждены на: международной научно-практической конференции молодых учёных ГОУ «ТГМУ им. Абуали ибни Сино» (Душанбе, 2021); научно-практической конференции с международным участием «Актуальные вопросы стоматологии» (Тольятти, РФ, 2022); на научно-практическом совместном он лайн семинаре кафедр терапевтической стоматологии СамГМУ, медицинского права и биоэтики СамГМУ, пропедевтики стоматологических заболеваний ПГМУ, кафедры стоматологии детского возраста и ортодонтии «ТГМУ им. Абуали ибни Сино» с международным участием» в 2022 году; на заседаниях научного отдела ГУ «НКИС и ЧЛХ» МЗ и СЗН (Душанбе, 2019, 2020, 2021, 2022); республиканской научно-практической конференции «Раванди хизматрасонии стоматологӣ дар минтаҳаҳои вилояти Хатлон» (Бохтар, 2021). Научно обоснованные результаты исследования внедрены в учебную работу кафедры стоматологии детского возраста и ортодонтии Государственного образовательного учреждения «Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали ибни Сино» Министерства здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан, Министерства образования и науки Республики Таджикистан; в лечебно – диагностическую практику Государственного учреждения «Научно - клинический институт Стоматологии и Челюстно-лицевой хирургии» Министерства здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан, а также применяются на амбулаторном приёме в стоматологических учреждениях города Душанбе. Диссертационная

работа была апробирована на заседании ученого совета ГУ «НКИС и ЧЛХ» МЗ и СЗН (протокол № 2 от 20.05. 2022 г)

Публикации по теме диссертации. Основные результаты научных исследований опубликованы в 8 научных работах, из них 5 статей в рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК при Президенте Республики Таджикистан для публикации результатов диссертационных исследований.

Структура и объём диссертации. Диссертация состоит из введения, общей характеристики, 5 глав (обзора литературы, главы «Материал и методы исследования», 2 глав собственных исследований, обсуждения результатов), выводов, рекомендаций по практическому использованию, списка литературы. Материал диссертации изложен на 153 страницах компьютерного текста, включает 22 таблицы, 22 рисунка, список литературы содержит 235 источников, в том числе 171 на русском и 64 на иностранном языках.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Материалы и методы исследования

В процессе выполнения научных исследований, нами были обследованы дети и подростки по стандартизированной методике ВОЗ (модификация проф. Леуса П.А., 2013) ключевых возрастных групп (6; 12; и 15 лет с учетом критериев включения и исключения), проживающих в 4-х административных районах (Исмоили Сомони, Фирдавси, Сино, Шохмансур) города Душанбе. Общее количество охваченных исследованием составило 380 детей. А также 70 родителей, давших согласие на анкетирование.

Критериями для участия в исследовании послужили:

Критерии включения в исследовании: дети ключевых возрастных групп- 6-ти, 12-ти и 15 лет, законные представители которых дали письменное информированное согласие на участие в исследовании. Родители детей, давшие информированное письменное согласие на анкетирование.

Критерии не включения: отказ ребенка или его законных представителей на любом этапе исследований; дети с аллергическими реакциями в анамнезе на препараты, используемые для проведения индексной оценки. Родители детей, не давшие информированное письменное согласие на анкетирование.

Распределение детей в ключевых возрастных группах было следующим. Количество 6-ти летних детей составило 70 человек. Из них мальчиков 31/44,3%; девочек 39/55,7% и 18,4% от общего числа обследованных. Группа 12-ти летних школьников состояла из 180 человек. Из них мальчиков 86/47,8%; девочек 94/52,2% и 47,4% от общего числа обследованных. Группа 15-ти летних подростков состояла из 130 человек. Из них мальчиков 79/60,8%; девочек 51/39,2% и 34,2% от общего числа обследованных.

Распределение детей по административным районам города было следующим. В районе Сино обследовано 110 (28,9%) человек. Из них мальчиков 52/47,3%; девочек 58/52,7%. В районах Исмоили Сомони, Фирдавси и Шохмансур по 90 (23,7%) человек. Из них мальчиков 48/53,3%; 53/58,9%; 43/47,8%, а девочек

42/46,7%; 37/41,1%; 47/52,2% соответственно. Во всей выборке соотношение мальчиков и девочек было примерно одинаковым (196/51,6% и 184/48,4%). Выборка обследованных детей и подростков соответствовала рекомендациям ВОЗ [Леус П.А.2008].

Методы исследований

Дизайн исследования охватывал следующие позиции: Стоматологическое обследование по стандартизированной методике ВОЗ (модификация проф. Леуса П.А., 2013); лабораторный (показатели уровня витамина Д в крови и концентрации экскреции фторидов с мочой); оценка распространённости и интенсивности кариеса зубов по индексу, КПУ, КПУ+кп; упрощённый гигиенический индекс ОНІ-s (oral hygiene index simplified); гигиенический индекс Фёдорова-Володкиной (1968); оценка состояния тканей пародонта по индексу CPI (communal periodontal index); методика качества оказания стоматологической помощи по индексу УСП (Леус П.А., 1988); опрос для выявления и оценки поведенческих факторов риска; статистический. Системный подход вышеизложенных методов базировался на рекомендациях ВОЗ (2013) «Стоматологическое обследование: основные методы - 5 издание» [Кузьмина Э. М. 2015].

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Клинико-эпидемиологическое изучение стоматологического статуса детей ключевых возрастных групп (6-ти, 12-ти и 15- летнего возраста) показало, что У 6 –ти летних детей определён средний уровень распространённости кариеса, в то время как в группе 12 и 15 летних он составил высокие показатели. (рисунок 1)



Рисунок 1. - Распространённость кариеса зубов у детей 6 -ти, 12 -ти и 15 -ти лет города Душанбе

Как видно из рисунка распространённость кариеса в 6 лет составила 77,1%, при интенсивности $4,5 \pm 0,2$, в 12 и 15 лет показатели распространённости составили 96% и 97%, а интенсивности $3,84 \pm 0,35$ и $5,4 \pm 0,35$ соответственно.

По полученным данным наблюдается увеличение распространённости кариеса зубов с возрастом. Анализ показал, практически идентичную закономерность, по мере нарастания показателя распространённости, отмечается рост и индекса КПУ/кп, во всех административных районах города и у всех обследованных детей. В 6 лет показатель индекса КПУ/кп колебался в пределах от $4,28 \pm 0,21$ в р-не И. Сомони, до $4,73 \pm 0,20$ среди детей р-на Фирдавси. У детей 12-ти лет показатель распространённости кариеса в районе И. Сомони составил $95,24 \pm 2,4$, а индекс КПУ/ $3,80 \pm 0,24$. В возрасте 15 лет в этом же районе распространённость составила $96,43 \pm 1,2$, а индекс КПУ $5,4 \pm 0,23$ выше, чем у детей 12-ти лет. Усредненные значения распространённости кариозной болезни у всего контингента обследованных составили 90%.

Таким образом, город Душанбе относится к региону с высоким показателем распространённости кариеса зубов у всего детского населения. Средние значения интенсивности кариеса зубов у 6-летних составили $4,5 \pm 0,2$, у 12-летних $3,84 \pm 0,35$, у 15-летних $5,4 \pm 0,35$. Во всех возрастных группах (6,12,15 лет) высокая доля приходится на компонент «К»/«к» $3,96 \pm 0,03$; $3,72 \pm 0,07$; $4,63 \pm 0,12$ соответственно. Наименьшая часть приходится на пломбированные зубы: у детей 6 лет - $0,18 \pm 0,01$, в 12 лет - $0,08 \pm 0,02$ и в 15 лет $0,57 \pm 0,03$. Также в 6 лет появляются удалённые зубы за счет осложнений кариеса зубов («У» - $0,27 \pm 0,01$). В 12 лет удаленные зубы составляют $0,04 \pm 0,01$, а к 15-ти годам этот показатель увеличивается до $0,19 \pm 0,04$. Это говорит о том, что оказание стоматологической помощи находится на низком уровне.

Структурное распределение компонентов «К», «П», «У» в молочных и постоянных зубах имело следующие значения: 89,59%, 6,04% и 3,64% соответственно. Данные показатели доказывают очень низкий уровень профилактической направленности в работе врачей стоматологов.

В то же время процент детей свободных от кариеса уменьшался с возрастом. Так, в 6 лет данный показатель составил 23%, а к 12-ти годам стремительно упал до 4% и в 15 лет до 3% (рисунок 2).




Рисунок 2. - Процент детей свободных от кариеса

Возможной причиной роста анализируемых показателей является, на наш взгляд, трудности переходного периода, пристрастие к кондитерским изделиям

и сладким газированным напиткам. Другой фактор связан с уровнем осведомлённости родителей и самих детей о факторах риска развития стоматологических заболеваний. Также не менее важным аспектом является практическая ликвидация стоматологических кабинетов в школах.

Все это способствовало отсутствию или не своевременному проведению профилактических и санационных мероприятий. Все вышеизложенные данные указывают на недостаточное качество оказания стоматологической помощи детскому населению города.

Усреднённое значение индекса гигиены у детей 6 лет составило $1,83 \pm 0,27$, что оценивается как «удовлетворительный» уровень. «Хороший» уровень выявлен только у 24,3% ($1,3 \pm 0,05$). У остальных детей гигиеническое состояние полости рта было на «удовлетворительном» 45,7% ($1,6 \pm 0,03$) и «неудовлетворительном» 30,0% ($2,1 \pm 0,03$) уровнях. Негигиеническое состояние полости рта у детей 6 лет свидетельствует об отсутствии сформированных навыков по уходу за зубами и является предиктором риска возникновения кариеса на стадии начавшегося прорезывания первых постоянных моляров. Гингивиты у данной группы детей встречаются в 50%. При этом интенсивность кровоточащих сектантов составляет $1,3 \pm 0,14$. Такое положение ведёт к увеличению гингивитов. Средний индекс гигиены ИГР-У у 12 –ти летних детей был равен $1,48 \pm 0,05$, а у 15-ти летних - $1,72 \pm 0,14$ (таблица 1).

Таблица 1. - Гигиена полости рта, распространенность и интенсивность гингивитов у детей 12-ти и 15-ти лет

Возраст	Количество детей	ЗН	ЗК	ИГР-У	Кровоточивость	
					%	сектанты
12	180	$1,23 \pm 0,4^*$	$0,25 \pm 0,04^*$	$1,48 \pm 0,05^*$	66,8*	$1,95 \pm 0,17^*$
15	130	$1,56 \pm 0,08^*$	$0,16 \pm 0,03^*$	$1,72 \pm 0,14^*$	83*	$2,6 \pm 0,17^*$

Примечание:

ЗН – зубной налет

ЗК- зубной камень

ИГРУ- упрощенный индекс гигиены полости рта

*отмечены статистически значимые ($p < 0,05$) различия показателей между возрастными группами (по критерию χ^2)

Распространённость гингивитов - 66,8% и 83% при интенсивности кровоточащих сектантов $1,95 \pm 0,17$ и $2,6 \pm 0,17$ соответственно. Средний показатель уровня гигиены по индексу ОНІ-S в группе 12 –ти летних оценивался как «удовлетворительный», а в группе 15-ти летних как «неудовлетворительный». Негигиеническое состояние полости рта у детей школьного возраста свидетельствует об отсутствии сформированных навыков по уходу за зубами и является предиктором риска возникновения кариеса и заболеваний пародонта.

Дана реальная оценка ситуации уровню оказываемой стоматологической помощи детскому контингенту и его потребности в профилактике. Средний индекс УСП среди детей 6 –ти, 12 –ти и 15 –ти лет составил 6,23% (6,0%; 2,0% и 10,7%) соответственно. Это означает «плохой» уровень в группе детей 6-ти и 12 лет и «недостаточный» у 15-ти летних (рисунок 3).




Рисунок 3. - Значения уровней УСП у детей в зависимости от возраста

Потребность в профилактической помощи во всех обследованных группах составила 100%.

Мы оценили прогноз прироста интенсивности кариеса на период до 5 лет (методика П.А. Леуса, 2009). При этом учитывался ее исходный уровень и действия регулирующихся факторов риска. При этом КПУ зубов у детей 6 -ти лет может возрасти до 5,4; 12 -ти и 15 -ти лет до 4,56 и 6,8 соответственно.

Нами проведена оценка уровня экскреции «F» с мочой у детей г. Душанбе (таблица 2).

Таблица 2. - Содержание [F] в моче у детей n= 27

Уровень фторурии	Возраст			
	12 лет (n= 15)		15 лет (n=12)	
	Абс.	%	Абс.	%
Оптимальный уровень [F] в моче (0,5 - 0,7 мг/л)	4	26,6	3	25,0
Высокий уровень [F] в моче (0,7 - 1,01 мг/л)	2	13,3	1	8,3
Низкий уровень [F] в моче (0,02 – 0,5 мг/л)	9	60,0	8	66,6

Оценка уровня фторурии у детей двух возрастных групп показала, что среди детей в возрасте 12 лет 2/3 (60,0%) выделяют фтор с мочой ниже нормативных показателей, тогда как таковых среди детей в возрасте 15 лет было еще больше (66,6%). Особо необходимо отметить тот факт, что более 2/3 детей обеих возрастных групп выделяют низкий уровень фтора с мочой. Данный факт

свидетельствует о том, что у этих детей имеет место низкий доступ фтора в организм, что является одним из пусковых механизмов развития кариеса зубов. Среди детей, обследованных возрастных групп только каждый 4 ребенок выделял оптимальный уровень фтора с мочой. Данный факт свидетельствует о том, что доля детей, имеющая нормальный доступ к фтору не превышает 25%. Высокий уровень экскреции фтора был выше среди детей в возрасте 12 лет (13,3%), тогда как всего у 1-го ребенка (8,3%) в возрасте старше 15 лет имела место высокая экскреция фтора с мочой.

Оценивая показатели распространённости кариеса среди детей в зависимости от уровня содержания [F] в моче установлено, что у детей обеих групп с пониженным уровнем [F] в моче, регистрируется самый высокий показатель кариеса 92,3% у 12-ти летних и 94,7% у 15-ти летних детей, усредненные значения которых составили 93,5% (Рисунок 4).

При оптимальном уровне [F] в моче, анализируемый показатель среди детей в возрастной группе 12 лет – (35,2%), у 15 летних детей – (41,2%); при низком уровне 92,3% и 94,7%; при высоком уровне 12,7% и 10,5% соответственно.




Рисунок 4. - Распространённость кариеса среди детей в зависимости от концентрации фтора в моче

При условии достаточного доступа организма к фтору через пищевые продукты, воду или гигиенические средства, частота кариеса была самая низкая среди детей обеих возрастных групп. Между низким и высоким уровнем [F] в моче выявлено, статистически достоверное различие ($P <0,001$) в распространённости кариеса.

Нами установлено, что у детей 12-ти и 15-ти лет показатели КПУ при одинаковом уровне [F] в моче были различны. Так, у 12-ти и 15-ти летних детей при низком содержании [F] в моче ИК составила 8 и 9,5; при оптимальном уровне 2 и 3,1 и при высоком уровне 1,8 и 2,9 соответственно. У детей 15-ти лет индекс интенсивности кариеса достоверно ($P <0,05$) был выше, чем у детей 12-ти лет.

Таким образом, показатель уровня экскреции «F» с мочой находится в обратной корреляционной зависимости ($r=-0,74$, $p<0,05$) с ИК и его распространённостью.

В процессе нашей работы мы исследовали уровень обеспеченности витамином 25 (ОН) D у детей 6 –ти, 12 –ти и 15-ти лет. Всего было проведено 48 исследований у детей, давших согласие на процедуру. У детей 6 лет в 26,3% выявлялась недостаточность, в 15,8% дефицит и 5,3% тяжёлый дефицит витамина D. У детей 12 и 15 –ти лет недостаточность 28,6% и 30%; дефицит 14,2% и 15,4%; тяжёлый дефицит 7,2% и 7,7% соответственно. Следовательно, с увеличением возраста нарастает распространённость дефицита витамина D.

Отмечена стабильно высокая распространённость нозологических форм недостаточности витамина D у детей 6; 12 и 15 лет, усредненные значения которых 51,4% (47,4%; 50,0%; 53,1%) соответственно. В данном контексте тоже прослеживается увеличение недостаточности и дефицита витамина D с возрастом. В процессе исследования нами было отмечено, что у детей анализируемых возрастных групп при концентрации витамина D с уровнем 25 (ОН) D <50 нмоль/л, показатель интенсивности кариеса во всех возрастных группах был высоким. Однако, у детей в крови которых уровень содержания 25(ОН)D >50 нмоль/л, то интенсивность кариеса статистически достоверно ($P<0,05$) была ниже (таблица 3).

Таблица - 3. Интенсивность кариеса у детей в зависимости от статуса витамина D n= 48

Возраст	Индекс КПУ/кп	Частота клинических проявлений у больных									
		С уровнем 25 (ОН) D <50 нмоль/л				Индекс КПУ/кп	С уровнем 25 (ОН) D >50 нмоль/л				
		мальчики		девочки			мальчики		девочки		
		Абс.	%	Абс.	%		Абс.	%	Абс.	%	
6	4,07±1,2	4	33,3	2	18,2	1,22±1,44	4	40,0	4	26,7	
12	4,8±1,44	3	25,0	5	45,5	2,5±1,03	3	30,0	5	33,3	
15	5,03±2,08	5	41,7	4	36,3	3,04±1,05	3	30,0	6	40,0	
Всего		12	100	11	100		10	100	15	100	

Следовательно, выявлена обратная корреляционная связь ($r= -0.93$, $p <0,05$) между ИК и концентрацией витамина D в сыворотке крови. Это подтверждает, что дефицит витамина D является фактором риска возникновения кариеса зубов. Такую же закономерность мы находим в работах как российских, так и зарубежных ученых [С.А. Милехина, 2011; Е.В. Лихорад. 2017; D. Bikle, 2008; M.F. Holick, 2011].

Основной и главной целью анкетирования 70 родителей 6 –ти летних детей, было определение возможности информированности относительно круга вопросов по санитарно-гигиеническим знаниям. В частности, рассматривались следующие вопросы, кратность чистки зубов и причина обращения за консультацией и при необходимости за лечением к стоматологу, в какой мере

опрошенные имеют медицинскую активность в вопросах профилактики стоматологических заболеваний. Проанализировав анкеты родителей, мы получили следующие данные: усреднённый возраст родителей составил 31,1 год; с высшим образованием было 38 человек (54,3%); со средне-специальным 12 человек (17,1%); со средним образованием 20 человек (28,6%).

Более 50% педиатров не обучали матерей гигиене полости рта их детей. А 37% стоматологов не давали советов по профилактике стоматологических заболеваний. При выяснении мнения респондентов о том, нуждаются ли они в обучении приёмам и методам ухода за зубами, как метода профилактики стоматологических заболеваний 42,8% затруднились ответить, а высказали сомнение в том, что будет ли от этого польза, 34,3%. Определённая доля опрошенных, которая составила более 2/3 (71,4%) указали, что поводом для посещения врача-стоматолога является лечение зубов, 28,6% интервьюеров указали на страдание стоматофобией.

Посетили стоматолога во время беременности: более 1-го раза только 13%, один раз 28,5% и не посещали 58,5% (рисунок 5). Несмотря на то, что только 28,5% женщин во время беременности посетили стоматолога 1 раз в год, лишь 2,8% родителей оценили свое состояние рта как «плохое», а 13% считали его «отличным» или 55,7% «хорошим». Данный факт говорит о том, что, несмотря на то что более половины женщин были с высшим образованием у них не сформирована благоразумная позиция к своему здоровью.



Рисунок 5. – Частота посещений стоматолога женщинами во время беременности

На вопрос анкеты о дебюте чистки зубов ребёнку ответы распределились следующим образом: только 30% матерей считают, что начинать чистить зубы ребенку надо с появления первого зуба. А более 50% уверены, что старт чистки должен быть с 2-х или 3-х лет. В то же время 21,3% матерей отметили, что их дети дошкольного возраста не чистят зубы. Двухразовый режим чистки зубов практикуется среди 33% детей, остальные проводят эту процедуру один раз в день. Также 100% родителей не знают, чистят ли они зубы детям фторсодержащей зубной пастой. Выясняя момент регулярности чистки зубов,

было определено, что нерегулярно чистят зубы (17,3%) мальчиков, тогда как девочек – 4,1% различия статистически достоверны ($p <0,001$). Никто из девочек не отказывался от процедуры чистки зубов, тогда как таковых среди мальчиков было (5,3%). По времени чистки зубов детьми результаты опроса матерей распределились следующим образом: до 1-ой минуты 3,52%; до двух минут 60,5% и более двух минут 35,98%.

О причинах, которые приводят к развитию кариеса зубов, мнения матерей распределились следующим образом. Так, 83% матерей считают причиной кариеса зубов злоупотребление сладким; 60%, что это несоблюдение гигиены полости рта; из-за недостаточности витаминов и кальция 53%. Из-за долгого использования бутылочки и влияния микроорганизмов полости рта от взрослых ответило по 12,85% матерей. Экологию и наследственность подчеркнули по 7,1%. А недостаток фтора лишь 2,8%. Проведенное анкетирование относительно владения информацией о причинах и следствиях возникновения заболевания зубов (60%) отметили, что не полностью информированы, тогда как 12,8%, указали на то, что у них было желание знать больше, из числа опрошенных (18,6%) указало на то, что достаточно информированы о причинах и следствиях возникновения патологии со стороны зубов, и только (8,6%) указали на то, что совсем ничего не знают. Сладкие напитки из бутылочки на регулярной основе давали 25,7% матерей, изредка 54,3%, никогда 20,0%. Регулярное ночное кормление производили 74,3% женщин. Ответ «изредка» и «нет» звучал по 12,85%. Следовательно, высока доля матерей, которые, вводят в меню младенца сладкое в возрасте 1-2 лет. Данный момент, является достаточно высоким аргументом того, что в последующем высока вероятность развития у детей кариозного процесса в зубах. То, что ребенку для индивидуальной гигиены полости рта нужна зубная паста и щётка согласны 98,57% респондентов. Из числа опрошенных, почти половина (47,1%), дополнитель но отметили, что для этих целей еще можно использовать такие средства гигиены полости рта, как (жевательные резинки, ополаскиватели, зубочистки, флоссы). Важным моментом в профилактике стоматологических заболеваний является кратность смены зубной щетки [Ли Н. Е.,2021.]. Так 8,57% опрошенных указали на то, что менять зубную щётку должны, как правило, 1 раз в месяц, 71,4% отметили 1 раз в квартал и 20,03% указали, что достаточно 1 раз в полгода. Выполнение процедуры ополаскивания рта после приёма сладкого 80,3% считают необязательной процедурой, 19,2% отметили о том, что данную процедуру надо выполнять всегда. 61,4% опрошенных родителей, считают, что в использовании зубочисток детьми нет необходимости, так как высока вероятность травмирования слизистой оболочки рта, тогда как 38,6% настаивают на их применении. Использование жевательных резинок как метод чистки зубов поддержали 28,6% опрошенных, 71,4% указали на то, что можно использовать только ограниченное время. Выясняя время длительности использования жевательной резинки 92,8% родителей, указали, на то, что ее можно использовать на протяжении нескольких минут или 5-10 мин после еды, 7,2% указали в течение 1 часа.

Состав жевательной резинки также играет большую роль в возникновении кариеса. Жевательную резинку с сахаром предпочитают использовать 81,4%, а 18,6% указали, что не содержащую сахар. Оценивая знание родителей о потребности их детей в стоматологических услугах, более 2/3 (68,57%) указали, что у их малыша есть потребность в профилактике стоматологических заболеваний. В тоже время (18,6%) утвердительно указали, что такой потребности нет, а (12,83%) отметили, что не владеют ситуацией. Определяя приверженность родителей к проведению профилактики стоматологических заболеваний, (60,2%) готовы активно принимать участие, (39,8%) отказались, по причине неимения времени. Оценивая исполнение рекомендаций врача, нами установлено, что каждая третья мать (34,28%) не регулярно, но в полном объёме следовала рекомендациям; не всегда своевременно – (45,39 %); у (10,5 %) отсутствовало время; у (9,40%) имели место финансовые проблемы; у 1,58 % сложилось отрицательное мнение в компетентности врача, тогда как (0,95%) не верят в эффективность профилактических мероприятий. Не маловажным является используемая врачом методология санитарного просвещения. Оценивая доверие матерей к методам профилактики нами установлено, что индивидуальной беседе с врачом доверяют (90,36%), средствам СМИ – 3,53 %, получают информацию (5,11%) через раздаточный материал информационного характера, и только (1,00%) ответили, что посещали лекции специалистов ПМСП.

При изучении осведомлённости подростков в вопросах профилактики кариеса зубов выявлено, что 72,5% из них оценивают свое состояние рта как «хорошее» и «отличное», что не согласуется с нашими данными о высокой распространённости кариеса (97%) и гингивитов. Пропускали занятия из-за зубной боли 23,8% учеников. Испытывали зубную боль, но не уходили с уроков 69,5% детей и не помнят пропускали ли занятия из-за боли 6,7% респондентов. Посещение детьми стоматолога в течении года представлено на рисунке 6.



Рисунок 6.- Посещение стоматолога в течении последнего года

Как видно из рисунка более трети (32,4%) опрошенных не посещали стоматолога в течении последнего года. Однократно на прием пришло 24,8% опрошенных. Для продолжения лечения обратились 26,7%. Не помнят о посещении 16,1% школьников. О причинах обращения к стоматологу

подростки ответили следующим образом: стоматолог вызывал на прием в 21,9% случаев. При появлении зубной боли подростки обращались самостоятельно в 16,2% случаев, для продолжения лечения приходило на прием 36,2% учеников. Не помнят причину обращения 25,7% респондентов. Оказалось, что велико число школьников, ежедневно употребляющих сладкие газированные напитки (45,3%); чай с сахаром (64,7%); сладкие мучные изделия (36,2%); конфеты (62%). При этом, несколько раз в день данные продукты употребляли 59,1% школьников. Данный факт говорит о том, что дети не имеют информации и не знают о факторах риска развития кариеса зубов.

Немаловажным был вопрос о частоте чистки зубов. Никогда не чистят зубы 3,8% подростков. Один раз в день 39% детей. Рекомендуемую 2-х разовую чистку зубов выполняли лишь 51,4% подростков. Иногда проводили данную процедуру 5,8% опрошенных. Значительное количество детей (69,5%) не знает, является ли их паста фторсодержащей.

Наши данные соотносятся с работами зарубежных исследователей, отмечающими, что пренебрежение детьми и подростками зубных паст с фтором является основным поведенческим фактором риска и увеличивает перспективы развития кариозной болезни в 12,4 раза [Kim J. et al., 2018; Филатова Н.В., 2020].

Таким образом, было установлено, что город Душанбе может быть отнесен к территории с высоким уровнем стоматологической заболеваемости среди ключевых возрастных групп детского населения (90%). В тоже время, частота и интенсивность кариозной болезни увеличивается с возрастом. Наши данные нашли подтверждение в исследованиях зарубежных авторов [162,196].

Негигиеническое состояние полости рта у детей дошкольного возраста свидетельствует об отсутствии сформированных навыков по уходу за зубами и является предиктором риска возникновения кариеса на стадии начавшегося прорезывания первых постоянных моляров в этом возрасте. При этом не гигиеническое состояние полости рта у детей среднего школьного возраста также свидетельствует об отсутствии сформированных навыков по уходу за зубами и является предиктором риска возникновения кариеса и заболеваний пародонта. У подростков 15-ти лет выявлена низкая осведомлённость по вопросам профилактики основных стоматологических заболеваний и отсутствие мотивации к сохранению стоматологического здоровья.

Выявлена обратная связь между концентрацией фторидов в моче и интенсивностью кариеса зубов у детей. Полученные нами результаты нашли подтверждение в исследованиях [131, 203].

При этом была установлена обратная корреляционная связь между интенсивностью кариеса зубов и концентрацией витамина D в сыворотке крови. Это подтверждает, что дефицит витамина D является фактором риска возникновения кариеса зубов у детей. Наши данные соотносятся с работами [169, 184, 220]. Значения УСП находится на «плохом» и «недостаточном» уровнях. Потребность в профилактической помощи во всех обследованных группах составила 100%. Отмечается низкий уровень знаний, как матерей, так и

детей по вопросам профилактики стоматологических заболеваний. Таким образом, полученные нами данные можно трактовать как «негативные». Следовательно, в системе детской стоматологической службы города отмечается преобладание санационной направленности над профилактической. Полученные результаты диктуют необходимость постоянного мониторинга стоматологической заболеваемости у детского населения. Важен аспект своевременного выявления уровня витамина D и фторурии у детей с высокими показателями КПУ. Необходимо поднимать уровень знаний родителей и детей по вопросам профилактики стоматологических заболеваний с привлечением не только врачей стоматологов, но и акушеров-гинекологов и педиатров.

Выводы

1. Результаты комплексного стоматологического обследования показали, что усреднённые значения распространённости и интенсивности кариеса зубов у детей 6-, 12- и 15- лет соответствовали высокому уровню поражения 77%, 96%, 97% и $4,5 \pm 0,2$, $3,84 \pm 0,35$, $5,4 \pm 0,35$ соответственно. У 6- летних детей гигиена полости рта была на удовлетворительном уровне, усреднённый показатель которого составил 1,83. ИГР-У у 12- и 15- летних детей в среднем составили $1,48 \pm 0,05$ и $1,72 \pm 0,14$, что интерпретировалось как удовлетворительный и неудовлетворительный уровень гигиены, а распространённость заболеваний пародонта в среднем составила 66,8% и 83% соответственно. Негигиеническое состояние полости рта у детей дошкольного возраста свидетельствует об отсутствии сформированных навыков по уходу за зубами и является предиктором риска возникновения кариеса на стадии начавшегося прорезывания первых постоянных моляров в этом возрасте. Негигиеническое состояние полости рта у детей школьного возраста свидетельствует об отсутствии сформированных навыков по уходу за зубами и является предиктором риска возникновения кариеса и заболеваний пародонта. Усреднённые значения уровня стоматологической помощи среди детей 6-, 12- и 15- лет составили 6,23% (6,0%; 2,0% и 10,7% соответственно), что соответствует плохому и недостаточному уровню данного показателя. Потребность в профилактической помощи во всех обследованных группах составила 100%. [6-А, 3-А, 5-А, 7-А].
2. Установлено, что более чем 60% детей экскретируют с мочой низкий уровень фтора ($0,02$ - $0,01$ мг/л), что свидетельствует о явном или скрытом гипомикроэлементозе. Выявленная обратная связь между концентрацией фторидов в моче и интенсивностью кариеса зубов у детей, диктует необходимость применения экзогенных препаратов фтора для профилактики кариеса зубов. [2-А].
3. Отмечена стабильно высокая распространённость недостаточности и дефицита витамина D у детей 6-; 12-; и 15 лет, усреднённые значения которых равны 50,4% (47,4%; 50%; 54%) соответственно. Определено, что уровень концентрации витамина D, существенно влияет на интенсивность кариеса зубов. Выявлена обратная корреляционная связь между интенсивностью

кариеса зубов и концентрацией витамина D в сыворотке крови. Это подтверждает, что дефицит витамина D является фактором риска возникновения кариеса зубов у детей. [1-А].

4. Выявлена низкая осведомлённость родителей и детей по вопросам профилактики основных стоматологических заболеваний и отсутствие мотивации к сохранению стоматологического здоровья. [4-А, 8-А].

Рекомендации по практическому использованию результатов

1. Планировать и разрабатывать республиканские программы профилактики стоматологических заболеваний необходимо на основании современных данных стоматологического эпидемиологического обследования, принимая во внимание потребности населения в профилактическом содействии и уровне стоматологической помощи населению.

2. Обследовать уровни витамина D и экскрецию фтора с мочой детям и подросткам с высокими значениями интенсивности кариеса для своевременной коррекции приёма витамина D и экзогенного применения фторидов.

3. Рекомендовать органам практического здравоохранения проводить анкетирование детского населения и их родителей по вопросам профилактики основных стоматологических заболеваний, для выявления поведенческих факторов риска и уровня знаний по этим предметам. Это позволит в будущем проводить мониторинг эффективности профилактических мероприятий.

Публикации по теме диссертации

Статьи в рецензируемых журналах

[1-А]. Ахмадзода, М.А. Дефицит витамина D как фактор риска развития кариеса у детей [Текст] / М.А. Ахмадзода, П.Г. Курбанова, А.В. Вохидов // Вестник СурГУ. Медицина. - Сургут. - 2021. - № 3(49). - С. 20-24.

[2-А]. 2. Ахмадзода, М.А. Фтор нагрузка детского организма [Текст] /М.А Ахмадзода, З.Х Якубова, А.В Вохидоа, М.М Косимов. // Ж. «Здравоохранение Таджикистана». - Душанбе. - 2021. - №2 (349). - С. 17-22.

[3-А]. Ахмадзода, М.А. Масъалаҳои муҳимми кариес дар кудакон [Матн]/ М.А. Ахмадзода // Ж. «Авчи Зухал». - Душанбе. -2021. -№4 (45). - С. 79-82.

[4-А]. Ахмадзода, М.А. Оценка мнения родителей о стоматологических проблемах их детей [Текст] / М.А. Ахмадзода, М.М. Косимов, З.Х. Якубова, А.В. Вохидов // «Медицинский вестник Национальной академии наук Таджикистана». - Душанбе. - 2021. - Том XI. - №2(38). - С.-11-16.

[5-А]. Ахмадзода, М.А. Распространённость и интенсивность кариеса у детей [Текст] / М.А. Ахмадзода // Ж. «Здравоохранение Таджикистана». - Душанбе. - 2023. - №2. - С. 22-28.

Статьи и тезисы в сборниках конференций

[6-А]. Ахмадзода, М.А. Таҳқили ёрии стоматологи ба ахолии шаҳр ва деҳот [Матн] / Ахмадзода М.А, Холов Ш.Ф, Рофиева Н.Р, Шабозов П.Б. // Ж. «Здравоохранение Таджикистана». - Душанбе. - 2019. - №2. - С. 48-49.

Приложение №2 Материалы XI-ой научно - практической конференции на тему «Развитие сестринского дела в Таджикистане и роль современной технологии в медицине», посвящённой 28-летию независимости Республики Таджикистан и годам развития сел, туризма и народных ремесел.

[7-А]. Ахмадзода, М.А. Распространённость и интенсивность кариеса у детей [Текст] / М.А. Ахмадзода // XVI научно-практическая конференция молодых учёных и студентов. «Новые проблемы медицинской науки и перспективы их решений». - Душанбе, 2021.- С.765-766.

[8-А]. Ахмадзода, М.А. Осведомлённость детей г. Душанбе о причинах гингивита [Текст] / М.А. Ахмадзода, З.Х. Якубова, Х.М. Гурезов // 69 научно - практическая конференция ГОУ “ТГМУ им Абуали ибни Сино” “Достижения и проблемы фундаментальной науки и клинической медицины”, посвященной 30-ти летию Государственной независимости Республики Таджикистан и годам развития села, туризма и народных ремёсел (2019-2021), с международным участием.- Душанбе, 2021.- С. 134.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

ВНС – вегетативная нервная система

ВОЗ – Всемирная организация здравоохранения

ГУ - Государственное учреждение

ЕС – Евросоюз

ЖКТ – желудочно-кишечный тракт

ЗК - зубной камень

ЗН - зубной налёт

ЗОЖ – здоровый образ жизни

ИК – интенсивность кариеса

ИГР – индивидуальная гигиена рта

ИГРУ- (OHI-S)- упрощенный индекс гигиены полости рта (oral hygiene index simplified)

«К» - кариес и его осложнения в постоянных зубах

«к» - кариес и его осложнения во временных зубах

КПК - клиническое прогнозирование кариеса

КПУ₃ – сумма кариозных, пломбированных, удаленных зубов (интенсивность кариеса постоянных зубов)

КПУ+ кп - индекс интенсивности кариозного процесса (сменный прикус)

кп₃ - сумма кариозных, пломбированных, удаленных зубов (интенсивность кариеса временных зубов)

МЗ и СЗН РТ – Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан

НКИС и ЧЛХ - Научно-клинический институт стоматологии и челюстно-лицевой хирургии

«П» - пломбированные зубы постоянного прикуса

«п» - пломбированные зубы временного прикуса

ПМСП – первичная медико - санитарная помощь

РДК - ранний детский кариес

РТ - Республика Таджикистан

РФ – Российская Федерация

СЗВР – синдромом задержки внутриутробного развития

СНГ – содружество независимых государств

СССР - Союз советских социалистических республик

«У» - удаленные зубы постоянного прикуса

УИК - уровень интенсивности кариеса

УСП – уровень стоматологической помощи

ЦНС – центральная нервная система

Са – кальций

F – Фтор

CPI- периодонтальный индекс ВОЗ (communal periodontal index)

WHO - World Health Organization - Всемирная организация

здравоохранения

**МУАССИСАИ ДАВЛАТИИ «ПАЖУҲИШГОҲИ ИЛМИЙ-КЛИНИКИИ
СТОМАТОЛОГИЯ ВА ҶАРРОҲИИ ҶОФУ РӮЙ» -И ВАЗОРАТИ
ТАНДУРУСТӢ ВА ҲИФЗИ ИҼТИМОИИ АҲОЛИИ ҶУМҲУРИИ
ТОЧИКИСТОН**

УДК 616.31-053.2(575.3-25) А-94

Бо ҳуқуқи дастнавис

АҲМАДЗОДА МАНСУР АҲМАД

**ВАЗЬИЯТИ СТОМАТОЛОГӢ ДАР ҶОМЕАИ КӮДАКОНИ ШАҲРИ
ДУШАНБЕ**

АВТОРЕФЕРАТИ

**диссертатсия барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои тиб
аз рӯи ихтисоси 14.01.14 - Стоматология**

Душанбе 2023

Кори диссертационӣ дар заминаи МД «Пажуҳишгоҳи илмӣ-клиникии стоматология ва Ҷарроҳии ҷоғу рӯй»-и Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон анҷом дода шудааст

Роҳбари илмӣ: Яқубова Зулфия Ҳамидовна – номзади илмҳои тиб, дотсенти кафедраи стоматологияи қӯдакона ва ортодонтияи МДТ “Донишгоҳи давлатии тибии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино”.

Муқарризони расмӣ: **Хабибова Назира Насруллаевна** – доктори илмҳои тиб, дотсенти кафедраи стоматологияи Донишкадаи давлатии тибии шаҳри Бухоро, ба номи Абуалӣ ибни Синои Ҷумҳурии Ӯзбекистон

Юсупова Заррина Ҳикматовна – номзади илмҳои тиб, мудири кафедраи стоматологияи ортопедии МДТ “Донишкадаи таҳсилоти баъдидипломӣ дар соҳаи тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон”.

Муассисаи пешбар: “Донишкадаи далатии стоматологии шаҳри Тошкент ” Ҷумҳурии Ӯзбекистан.

Ҳимояи диссертатсия «_____» с. 2024 соати _____ дар ҷаласаи Шӯрои диссертационии 6D.KOA-053 -и МТД “ДДТТ ба номи Абуалӣ ибни Си-но” бо нишонии 734003, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, кӯчаи Сино, 29-31, tajmedun.@tj, (+992)918724088 баргузор мегардад.

Бо диссертатсия дар китобхонаи илмии МТД «Донишгоҳи давлатии тибии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино» ва дар сомонаи www.tajmedun.tj шинос шудан мумкин аст.

Автореферат «_____» с. 2024 ирсол гардид

**Котиби илмии
Шӯрои диссертационӣ,
номзади илмҳои тиб, дотсент**

Чонибекова Р.Н.

Муқаддима

Мубрамияти мавзӯи тадқиқот. Ҳифзи солимии кӯдакон яке аз муҳимтарин вазифаҳои нигаҳдории тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон маҳсуб меёбад. Дар пойгоҳи умумиҷаҳонии маълумотҳои ТУТ оид ба беҳдошти ковокии даҳон қайд мегардад, ки аз кариеси дандонҳо дар саросари ҷаҳон 60-90% кӯдакони синни мактабӣ ва аз бемории пародонт то 98-100% азият мекашанд [WHO, 2018; Aoun A. et al., 2018; Peres M.A. et al., 2019]. Новобаста аз рушд ва сатҳи сифатноки нигоҳубини стоматологӣ: технологияҳои мусир ва усулҳои табобат ҳоло дар тамоми муассисаҳои стоматологии шаҳр дастрасанд, гирифторшавӣ ба кариес дар қишивари мо то ҳол баланд боқӣ монда, аз 80 то 96 фоизро ташкил медиҳад; бемориҳои илтиҳобии пародонт дар кӯдакӣ ва наврасӣ 30-80%, нуқсонҳои дандон ва ҷоғу рӯй 78,2% ба назар мерасанд [Гурезов X.М., Ёқубова З.Х., Саъдуллоева З.Б., 2021; Гафаров Н.М., Худоёров С.А., 2021]. Дар давраҳои гуногун олимони тоҷик оид ба бемории стоматологӣ дар байни ҷомеаи кӯдакон дар минтақаҳои гуногуни ҷумҳурӣ тадқиқотҳо гузаронидаанд, ки паҳншавӣ ва шиддатнокии баланди кариесҳои стоматологӣ мутаносибан аз 80,2 то 96,9% ва аз 3,8 то 6,1-ро нишон доданд [Пашаев К.П. , 1997; Юлдошев Ш.И., 2004; Хочамуродов А.И., 2018]. Кариесҳои табобатнашуда аксар вақт ба оризаҳо дар шакли пулпитҳо ва пародонтит оварда мерасонанд, ки дарди саҳтро бо худ ҳамроҳ доранд. Ин, дар навбати худ, ба сифати зиндагӣ ва инкишофи кӯдак, ба натиҷаҳои таълим таъсири манғӣ мерасонад. Аз ин рӯ, бемориҳои асосии стоматологӣ дар кӯдакон ва наврасон мушкилоти муҳими тиббӣ, иҷтимоӣ, равонӣ ва педагогӣ маҳсуб меёбад.

Дар баробари ин, дар тадқиқотҳои хориҷӣ аҳамияти витамини D дар ташаккули бофтаҳои стоматологӣ ва рушди бемориҳои ковокии даҳон эътироф мегардад [Громова О.А., 2017; Khanna-Jain, R., 2010]. Асархое хастанд, ки ба алоқаи бевоситаи байни фаъолнокии ҷараёни кариоз ва норасоии витамини Дишора менамоянд [Лихорад. Е. В., 2017; Милехина С.А., 2011; Bikle D., 2008; Institute of Medicine, Food and Nutrition Board, 2010]. Дар ҳамин ҳол, тибқи пажӯҳишҳои эндокринологҳои тоҷик [Иноятова Н.А., 2017], ҳангоми муоинаи кӯдакон дар ҷумҳурии мо паҳншавии назарраси норасоии витамини D муайян шудааст, ки дар байни кӯдакони 0-6 сола 66%, аз 7-12 сола ва аз 13 то 17 сола 95%-ро ташкил медиҳад. Ин нишондиҳандаҳо барои андешаронӣ оид ба омузиши байнисистемавии таъсири витамини D ба бемориҳои стоматологӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон асос шуда метавонанд. Вале мо ягон асари олимони ватаниро дарёфт накардем, ки ба омузиши ин мушкилот бахшида шуда бошад.

Чунин як далел маълум аст, ки фтор моддаест, ки дар коҳиш додани сатҳи паҳншавии бемории кариес нақши қалидӣ дорад. Ҳамин тарик, дар сурати норасоии он дар оби ошомиданӣ кариес ва ҳангоми зиёд будани он флюороз ба вуҷуд меояд. Тоҷикистон аз рӯи сатҳи пасти фтор ва йод дар оби нӯшкӣ як маркази эндемикӣ ба шумор меравад, ки онро паҳншавии густурдаи кариес ва бемориҳои норасоии йод тасдиқ мекунанд [Бабаев И.И. ва дигарон, 2014]. Дар пажӯҳишаш [Эгамназаров X.Н. ва диг., 2020], ки дар байни мактаббачагон дар

шахрхой Турсунзода ва Бохтар як назарсанчӣ анҷом додааст, байни паҳншавии кариесҳои стоматологӣ ва микдори фторидҳо дар манбаъҳои оби нӯшокӣ алоқамандиро ошкор кардааст. Омили муҳим он аст, ки паҳншавии бемории кариес бо коҳиши концентратсияи фторид дар оби ошомидани афзоиш ёфтааст. Дар айни замон барои пешгирии кариеси дандонп ба усулҳои экзогенӣ, пеш аз ҳама ҳамираи дандоншӯии таркибаш аз фторид бой афзалият дода мешавад [Авраамова О.Г., 2016]. Фторидҳо на танҳо тавассути об ва физо, балки аз муҳити беруна (ҳаво, воситаҳои нигоҳубини даҳон) ба организм ворид мешаванд. Аз ин рӯ, роҳи асосӣ ва хеле боэътиими арзёбии сатҳи коғии фторид дар бадан ин арзёбии сатҳи ихроҷи он бо пешоб мебошад, ки дар он концентратсияи фтор метавонад то 2/3 талаботи умумии шабонарӯзиро ташкил дихад [Колесник А.Г. ва дигарон, 2000]. Ҳамин тариқ, арзёбии ихроҷи фтор бо пешоб имкон медиҳад, ки сатҳи истеъмол, ҷамъшавӣ ва ихроҷи фтор дар организм баҳо дода шавад [Попруженко Т.В., 2007].

Тадқиқотҳое мавҷуданд, ки тибқи онҳо ноогаҳии волидайн ва қӯдакон оид ба масъалаҳои пешгирий дар рушди бемориҳои асосии стоматологӣ нақши муҳим мебозад [Farid H., 2013; Winnier J., 2015; Reddy S.B., 2014; Boutiqny H., 2015; Филатова Н.В., 2020].

Гуфтаҳои боло равшан нишон медиҳанд, ки вазъи паҳншавӣ ва шиддатнокии бемориҳои стоматологӣ дар Тоҷикистон ба афзоиш тамоюл дорад. Ҳамин тариқ, барои пешгирии афзоиши бемориҳои стоматологӣ тадқиқотҳои мунтазами эпидемиологӣ, муайян кардани омилҳои ҳавф бо мақсади назорат ва таҳлили вазъият заруранд, ки ин вазифаи таъхирнапазир дар марҳилаи қунунии соҳаи стоматология дар Тоҷикистон мебошад.

Дараҷаи коркарди илмии проблемаҳои омӯхташаванда.

Тадқиқотҳои илмие, ки солҳои охир гузаронида шуданд, тасаввуротҳоро оид ба баъзе мушкилоти бад шудани солимии стоматологии қӯдакон дар саросари ҷаҳон, баҳусус дар кишварҳои рӯ ба тараққӣ ба таври назаррас амиқтар карданд [Popkin B.M., 2017; Хамадеева А.М., 2018; Ronneberg A. et al., 2019]. Дар Тоҷикистон паҳншавии баъзе бемориҳои асосии стоматологӣ дар давраҳои гуногун ба таври интихобӣ омӯхта мешуд [Пашаев К.П., 1997; Юлдошев Ш.И., 2004; Иқромова Г.Д., 2007; Хамадеева А.М., Турдиев Б.З., Қосимов М.М., 2016; Ёқубова З.Х., Гурезов Х.М., Саъдуллоева З.Б., 2021,Faforov N.M., Ҳудоёров С.А., Гурезов Х.М. 2021]. Бо вуҷуди ин, барҳӯрд ва усулҳои таҳқиқот гуногун буданд. Дар баробари ин, тибқи тавсияҳои ТУТ, таҳқиқоти эпидемиологӣ дар стоматология бояд ҳар 5 сол дар гурӯҳҳои калидии синнусолии аҳолӣ ҳам дар саросари кишвар ва ҳам дар вилояту шаҳру дехот гузаронида шавад. Дар баробари ин, омилҳои ҳавфи рафторӣ барои рушди бемориҳои стоматологӣ суст омӯхта шудаанд ва асосан бе назардошли принсипҳои тибби исботшуда ҳусусияти декларативӣ доранд.

Дар баробари ин, муайян кардани дараҷаи таъсири норасоии витамини D, муайян кардани дараҷаи сарбории фтор тавассути ихроҷи фторидҳо бо пешоб, омӯзиши фикру ақидаи модарон ва қӯдакон дар бораи мушкилоти беҳдошли

ковокии даҳон мавзӯи тадқиқотҳои ҷудогонаи илмӣ гашта бошад ҳам, вале дар баробари ин хулосаҳои баровардаи муаллифон ба кулӣ мухолифи яқдигаранд.

Бо дарназардошти набудани маълумотҳои ҳамаҷониба оид ба солимии стоматологӣ, инчунин норасоии витамини D ва ҳолатҳои сарбории фтор тавассути ихроҷи фтор бо пешоб дар қӯдакон ва наврасони шаҳри Душанбе, гузаронидани таҳлили муқоисавӣ дар ин самт вазифаи хеле таъхирназизир мебошад. Аз ин рӯ, маълумотҳои тадқиқоти диссертациониро барои таҳияи минбаъдаи маҷмӯи тадбирҳои пешгирикунанда ҳамчун асос истифода бурдан мумкин аст.

Алоқаитадқиқот бо барномаҳо (лоиҳаҳо) ва мавзӯъҳои илмӣ.

Кори диссертационӣ дар заманаи Муассисаи давлатии «Институти илмӣ-клиникии стоматология ва ҷарроҳии ҷоғи рӯй»-и Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар доираи мавзӯи илмӣ-тадқиқотии «Таҳияи равишҳои инноватсионии пешгирий ва ташхиси бемориҳои ковокии даҳон», рақами бақайдгирии давлатии 0117TJ00822 анҷом дода шуда, ба рӯйхати самтҳои афзалиятноки тадқиқотҳои илмӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон доҳил карда шудааст (Барномаи рушди инноватсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдик шудааст) Ҷумҳурии Тоҷикистон № 227 аз 30 апрели соли 2011).

Тавсифи умумии тадқиқот

Мақсади тадқиқот. Омӯзиши солимии стоматологии чомеаи қӯдакони шаҳри Душанбе.

Вазифаҳои тадқиқот.

1. Омӯзиши паҳншавӣ, шиддатнокии кариеси дандонҳо, бемориҳои пародонтӣ ва сатҳи беҳдошти ковокии даҳон аз рӯи усули ТУТ (2013) дар байнӣ қӯдакони шаҳри Душанбе дар гурӯҳҳои қалидии синнусолӣ (6, 12, 15 сола).
2. Муайян кардани ихроҷи фторидҳо бо пешоб барои маълум намудани сарбории фтор дар қӯдакон.
3. Муайян кардани таъсири норасоии витамини D ба суръати шиддатнокии кариес дар қӯдакон.
4. Омӯзиши огоҳии волидон, қӯдакони синни мактабӣ ва наврасон оид ба омилҳои ҳавф ва масъалаҳои пешгирии кариес ва бемориҳои пародонтӣ.

Объекти тадқиқот қӯдакон ва наврасони гурӯҳҳои қалидии синнусолӣ (6; 12 ва 15 сола) дар 4 ноҳияи маъмурии шаҳри Душанбе (Исмоили Сомонӣ, Фирдавсӣ, Сино, Шоҳмансур), волидони қӯдакони 6-сола буданд.

Мавзӯи тадқиқот омӯзиши вазъи стоматологии қӯдакон ва наврасон аз рӯи методологияи стандартишудаи ТУТ буд (модификатсияи профессор Леус П.А., 2013). Бо мақсади муайян кардани ҳолати ибтидоии витамини D ва фторурия сатҳи витамини D дар хун ва концентратсияи ихроҷи фторид дар пешоб муайян карда шуд. Арзёбии паҳншавӣ ва шиддатнокии кариесҳои стоматологӣ бо истифода аз индекси КПУ, КПУ+кп ҳисоб карда шуд, барои муайян кардани беҳдошти даҳон, индекси гигиении соддашудаи OH-s (oral hygiene index simplified) ва индекси беҳдоштии Фёдоров-Володкина (1968) истифода бурда шуд; ҳолати бофтаҳои пародонтӣ бо истифода аз индекси CPI

(communal periodontal index) баҳо дода шуд; сифати нигоҳубини стоматологӣ бо истифода аз индекси СКС (Леус П.А., 1988) ҳисоб карда шуд. Барои ошкор кардани донишҳо оид ба пешгирии бемориҳои стоматологӣ ҳам дар байни наврасон ва ҳам дар байни волидон пурсиш гузаронида шуд. Барои ҳар як кӯдаки муоинашуда, барои сабт ва таҳлили натиҷаҳои дар рафти тадқиқот бадастомада, корти ТУТ 2013 (тағйирот профессор Леус П.А., 2013) ва саволномаи беном барои мактаббачагон оид ба саолимии стоматологӣ ТУТ 2013 ва барои волидон саволнома барои муайян кардани донишҳояшон оид ба пешгирии бемориҳои стоматологӣ ва омилҳои рафтории хатар кушода шуд.

Навғонии илмии тадқиқот.

1. Паҳншавӣ ва шиддатнокии хеле баланди кариес ва бемориҳои пародонт дар байни кӯдакон ошкор карда шуд. Муқаррар карда шуд, ки шиддатнокии кариес ва вазнинии бемориҳои пародонт аз синну сол, малакаҳои гигиенӣ ва омилҳои рафтории хавф вобаста аст. Нишондиҳандаи шиддатнокии кариес КПУ бештар аз ҷузъҳои "к", "К" вобаста аст.
2. Исбот шудааст, ки зиёда аз 60% кӯдакон бо пешоб миқдори ками фторро хориҷ мекунанд, ки ин аз гипомикроэлементози ошкор ё ниҳонии фторидҳо шаҳодат медиҳад.
3. Бори аввал вобастагии шиддатнокии кариес дар байни кӯдакон аз сатҳи концентратсияи витамини D нишон дода шудааст. Таъмини витамини D то сатҳи баробар ё бештар аз 50 нмол/л барои паст кардани дараҷаи раванди кариозӣ коғист.
4. Огоҳии пасти волидайн, кӯдакони синнусоли миёнаи мактабӣ ва наврасон оид ба омилҳои хавф ва масъалаҳои пешгирии кариес ва бемориҳои пародонӣ ошкор гардид.
5. Нишондиҳандаи паст ва нокифояи СКС ва эҳтиёчи 100%-аи кӯдакон ба табобати профилактикаи муайян карда шудааст. Ин аз ғайриканоатбахш ташкил карда шудани ёрии стоматологии бачаҳо шаҳодат медиҳад.

Аҳамияти назариявӣ ва илмӣ – амалии таҳқиқот аз он иборат аст, ки принсипҳои назариявӣ, методологӣ, хулосаҳо ва тавсияҳои дар рисола овардашуда метавонанд дар раванди таълим истифода шаванд: донишгоҳҳои тибии то ва баъдидипломӣ, коллеҷҳои тиббӣ, мактабҳои миёна ва ҳангоми гузаронидани тадқиқотҳои сотсиологӣ. Натиҷаҳои тадқиқ имконият доданд, ки доираи донишҳои зарурӣ васеъ ва чуқуртар карда шавад.

Омӯзиши ҳозираи натиҷаҳои тадқиқоти эпидемиологӣ метавонад ба нақшай самараноки кумаки стоматологӣ аз як утоқи стоматологӣ, шӯъба, беморхона, ноҳия сар карда то тамоми кишвар мусоидат кунад. Таҳлили вазъият ба мо имкон медиҳад, ки солимии стоматологии кӯдакон ва наврасонро дар категорияҳои ҷеншаванда муайян кунем ва омилҳои хавфи бемориҳои стоматологиро ошкор намоем.

Маълумотҳои беморӣ, инчунин огоҳии кӯдакони гурӯҳҳои асосии синнусолӣ ва волидони онҳо оид ба пешгирии бемориҳои стоматологӣ аз зарурати ба тарбияи беҳдоштӣ ҷалб намудани онҳо шаҳодат медиҳанд.

Саволномаҳо барои омӯзиши омилҳои рафтории хавф метавонанд барои банақшагирии минбаъдаи барномаҳои пешгирикунанда барои ин аҳолӣ истифода шаванд.

Нишондиҳандаҳои норасоии витамини D ва ихроҷи пасти фтор бо пешоб метавонанд барои таъйин кардани ин тадқиқот ба тамоми чомеаи кӯдакон бо мақсади назоратии сатҳи витамини D ва сарбории воқеии фторидҳо дар аҳолӣ барои таҳияи минбаъдаи пешгирии самаранок дар соҳаи стоматология хизмат кунанд.

Маълумотҳоро дар бораи дараҷаи кумаки стоматологии кӯдакон ва зарурати табобат ҳангоми ба нақша гирифтани ёрии стоматологии ин категорияи аҳолӣ истифода бурдан мумкин аст.

Истифодаи маводи диссертационӣ барои ба таври нав дарк намудани муҳимијати вазъи ҷанбаҳои эпидемиологии бемориҳои асосии стоматологии кӯдакону наврасони Ҷумҳурии Тоҷикистон мусоидат мекунад.

Қоидаҳое, ки барои ҳимояи пешниҳод шудаанд:

1. Дар тамоми ноҳияҳои маъмурии шаҳр басомади баланди паҳншавӣ ва шиддатнокии кариес ва бемориҳои пародонти кӯдакону наврасон муқаррар карда шудааст.
2. Бемории стоматологӣ дар аҳолии кӯдакон аз синну сол, гигиенаи даҳон ва ӯҳдадорӣ ба ташаккули одатҳои тарзи ҳаёти солим вобаста аст.
3. Дар гурӯҳҳои муоинашуда норасоии витамини D ва ихроҷи пасти фтор бо пешоб муқаррар карда шуд, ки ҳатари пайдоиши бемории кариесро зиёд мекунад.
4. Сатҳи нокифоя ва пасти кумаки стоматологӣ ва эҳтиёҷоти 100%-а ба ҷораҳои пешгирикунанда нишон дода шудааст.
5. Оғоҳии пасти волидайн, кӯдакони синни миёнаи мактабӣ ва наврасон оид ба омилҳои хавф ва масъалаҳои пешгирии кариес ва бемориҳои пародонӣ муқаррар карда шудааст, ки ҳавасмандии пасти онҳоро ба пешгирии бемориҳои асосии стоматологӣ собит мекунад, ки ин аз аҳамияти омилҳои рафтории ҳатар гувоҳӣ медиҳад.

Даракҷаи эътиимодокии натиҷаҳо. Тадқиқот дар ҳаҷме, ки ба мақсаду вазифаҳо мувофиқ мебошад, гузаронида шудааст. Натиҷаҳои тадқиқоти диссертационӣ бо истифода аз усуљҳои маъмулии омор, таҳлил карда шудааст. Мукаммалӣ ва амиқии таҳлили маводи ҷамоварӣ кардашуда, хулосаҳо ва тавсияҳои амалиеро, ки аз натиҷаи тадқиқоти илмӣ бармеоянд, ба таври кофӣ асоснок мекунанд.

Мувофиқати диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмӣ. Кори диссертационӣ ба шиносномаи Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурия Тоҷикистон аз рӯи ихтисоси 14.01.14 – Стоматология: Зербанди 3.1 Этиология, патогенез, ташхис, табобат ва усуљҳои пешгирикунандаи табобати бофтаҳои саҳт ва нарми дандон, бофтаҳои пародонт ва луобпардаи ковокии даҳон дар кӯдакон ва қалонсолон.

Сахми шаҳси довталаби унвони илмӣ дар тадқиқот. Аз рӯи мавзӯи кори илмӣ, муаллиф шарҳу тавзехи маълумотҳои адабиётро анҷом дода, оид ба

нишондиҳандаҳои солими стоматологӣ тибқи ТУТ дар кӯдакони гурӯҳҳои асосии синнусоли 6, 12 ва 15 -сола, ки дар ноҳияҳои маъмурии шаҳри Душанбе умр ба сар мебаранд, тадқиқоти эпидемиологӣ гузаронидааст. Барои омӯзиши огоҳнокии кӯдакон ва волидони онҳо оид ба пешгирии бемориҳои стоматологӣ пурсиш гузарондааст. Муаллифи асар лоиҳаи тадқиқотро мустақилона таҳия карда, аз рӯи натиҷаҳои таҳлили математикӣ ҷадвалҳои таҳлилӣ тартиб дода оид ба систематиқунонӣ бо ҷамъбасти минбаъдаи натиҷаҳои тадқиқотҳои лабораторӣ корҳои омӯзиши анҷом додааст. Вай натиҷаҳои таҳқиқро ҷамъбастанд ва тавсиф намуда, коркарди оморӣ ва баъдан таҳлилу баҳодиҳӣ анҷом додааст. Дар раванди иҷрои кор аз руи порчаҳои алоҳидаи рисола мақолаҳо тайёр ва чоп карда шуда, муаллиф барои баромад намудан маърӯзаҳои илмӣ омода кардааст.

Апробатсия татбиқи натиҷаҳои диссертатсия. Муқаррарот ва натиҷаҳои асосии кор дар Конфронси байналмилалии илмӣ-амалии олимони ҷавони Муассисаи давлатии таълимии «ДДТТ ба номи ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино» (Душанбе, 2021); конференсияи илмӣ-амалӣ бо иштироки байналмилалий дар мавзӯи «Масъалаҳои мубрами стоматология» (Толятти, Федератсияи Россия, 2022); дар Семинари муштараки илмию амалии онлайнни кафедраҳои стоматологии муолиҷавӣ ва кафедраи ҳуқуқи тиббӣ ва биоэтикаи ДДТ Самарқанд, кафедраи таълими асосҳои бемориҳои стоматологии ДДТП, кафедраи стоматологии кӯдакона ва ортодонтии «ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино» бо иштироки байналмилалий» соли 2022; дар ҷаласаҳои шӯъбай илмии Муассисаи давлатии «ДИКС ва ҶҶР»-и Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҶТ (Душанбе, 2019, 2020, 2021, 2022); Конференсияи ҷумҳуриявии илмию амалии «Раванди хизматрасонии стоматологӣ дар минтақаҳои вилояти Ҳатлон» (Бохтар, 2021) пешниҳод ва мавриди муҳокима қарор гири фтаанд. Натиҷаҳои аз ҷиҳати илмӣ асосёфтai тадқиқот дар кори таълимии кафедраи стоматологии кӯдакон ва ортодонтии Муассисаи давлатии таълимии «Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино»-и Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон; дар амалияи табобатию ташхисии Муассисаи давлатии «Институти илмию клиникии стоматология ва ҷарроҳии ҷоғи рӯй»-и Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин ҳангоми қабули амбулаторӣ дар муассисаҳои стоматологии шаҳри Душанбе ворид карда шудаанд. Кори диссертационӣ дар ҷаласаи шӯрои илмии Муассисаи давлатии «ДИКС ва ҶҶР»-и Вазорати тандурустӣ ва ҲИА (протоколи № 2 аз 20 майи соли 2022) мавриди санчиш қарор дода шуд.

Интишори натиҷаҳои диссертатсия. Натиҷаҳои асосии тадқиқоти илмӣ дар 8 мақолаи илмӣ ба табъ расидаанд, ки аз он 5 мақола дар маҷаллаҳои илмии тақризшавандай Комиссияи олии аттестацонии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон барои нашри натиҷаҳои тадқиқотҳои диссертационӣ тавсияшуда ба нашр расидаанд.

Соҳтор ва ҳаҷми диссертатсия. Рисола аз муқаддима, тавсифи умумӣ, 5 боби (шарҳи адабиёт, боби «Мавод ва усуљҳои тадқиқот», 2 боби тадқиқоти

худӣ, мухокимаи натичаҳо), хулосаҳо, тавсияҳо барои истифодаи амалӣ, рӯйхати адабиёт иборат аст. Маводи диссертатсия дар 153 саҳифаи матни компьютерӣ пешниҳод шуда, бо 22 ҷадвал ва 22 расм оро дода шудааст. Рӯйхати адабиёт аз 235 сарчашма, аз чумла 171-то ба забони русӣ ва 64-то ба забонҳои хориҷӣ иборат аст.

ҚИСМАТИ АСОСИИ ТАДҚИҚОТ

Мавод ва усулҳои тадқиқот

Дар раванди гузаронидани тадқиқоти илмӣ, мо кӯдакон ва наврасонро бо истифода аз методологияи стандартии ТУТ (модификатсияи профессор Леус П.А., 2013) аз гурӯҳҳои асосии синнусолӣ (6; 12 ва 15 сола, бо назардошти меъёрҳои дохилкунӣ ва хориҷкунӣ) муоина кардем, ки дар 4 ноҳияҳои маъмурии (Исмоили Сомонӣ, Фирдавсӣ, Сино, Шоҳмансур)-и шаҳри Душанбе зиндагӣ мекунанд. Шумораи умумии кӯдаконе, ки ба тадқиқот фаро гирифта шуданд, 380 нафарро ташкил дод. Ва ҳамчунин 70 волидайне, ки барои гузаронидани пурсиш розӣ шуданд.

Меъёрҳои иштирок дар тадқиқот инҳо буданд:

Меъёрҳои дохилшавӣ ба тадқиқот: кӯдакони гурӯҳҳои асосии синнусолӣ - 6, 12 ва 15 сола, ки намояндагони қонунии онҳо барои иштирок дар тадқиқот розигии хаттии огоҳона додаанд. Волидайни кӯдаконе, ки барои гузаронидани пурсиш розигии хаттӣ додаанд.

Меъёрҳои дохил накардан: рад кардани кӯдак ё намояндагони қонунии ў дар ҳама марҳилаи тадқиқот; кӯдаконе, ки дар анамnez аксуламалҳои аллергӣ ба доруҳое, ки барои арзёбии индексӣ истифода мешаванд, доранд. Волидайни кӯдаконе, ки ба пурсиш розигии хаттӣ надодаанд.

Тақсимоти кӯдакон дар гурӯҳҳои асосии синнусолӣ чунин буд. Шумораи бачагони 6-сола 70 нафарро ташкил дод. Аз ин 31/44,3% писарон; 39/55,7 фоиз ва 18, 4 % духтарон аз шумораи умумии муоинашудагон. Гурӯҳи мактаббачагони 12-сола аз 180 нафар иборат буд. Аз ин 86/47,8% писарон; духтарон 94/52,2 % ва 47,4 % аз шумораи умумии муоинашудагон. Гурӯҳи наврасони 15-сола аз 130 нафар иборат буд. Аз ин 79/60,8% писарон; духтарон 51/39,2% ва 34,2 % аз шумораи умумии муоинашудагон.

Тақсимоти кӯдакон аз рӯи ноҳияҳои маъмурии шаҳр чунин буд. Дар ноҳияи Сино 110 нафар (28,9%) аз муоина гузаронида шуданд. Аз ин 52/47,3% писарон; духтарон 58/52,7%. Дар ноҳияҳои Исмоили Сомонӣ, Фирдавсӣ ва Шоҳмансур ҳар қадом 90 (23,7%) нафариро ташкил доданд. Аз ин 48/53,3% писарон; 53/58,9%; 43/47,8% ва духтарон 42/46,7%; 37/41,1%; мутаносибан 47/52,2%. Дар ҳамаи интихоб таносуби писарону духтарон тақрибан якхела буд (196/51,6% ва 184/48,4%). Интихоби кӯдакон ва наврасони муоинашуда ба тавсияҳои ТУТ мувофиқат карданд [Леус П.А. 2008].


Усулҳои тадқиқот

Тарҳрезии тадқиқот ҷузъҳои зеринро дар бар гирифт: Муоинаи стоматологӣ аз рӯи усули стандартии ТУТ (модификатсияи профессор Леус П.А., 2013);

лабораторӣ (нишондиҳандаҳои сатҳи витамини D дар хун ва концентратсияи ихроҷи фтор дар пешоб); арзёбии паҳншавӣ ва шиддатнокии кариесҳои дандон аз рӯи индекс, КПУ, КПУ+кп; индекси гигиении соддакардашудаи OHI-s (oral hygiene index simplified); нишондиҳандаи гигиении Федоров-Володкина (1968); арзёбии ҳолати бофтаҳои пародонтӣ бо истифода аз индекси CPI (communal periodontal index); методологияи сифати кумаки стоматологӣ аз рӯи индекси СКС (Леус П.А., 1988); тадқиқот барои муайянкардан ва арзёбии омилҳои рафтории хавф; оморӣ. Муносибати систематикии усулҳои дар боло зикршуда ба тавсияҳои ТУТ (2013) "Муоинаи стоматологӣ: усулҳои асосӣ - нашри 5" [Кузмина Е.М. 2015] асос ёфтааст.

НАТИЧАҲОИ ТАДҚИҚОТ

Тадқиқоти клиникӣ ва эпидемиологии вазъи дандонпизишкӣ кӯдакони синну соли асосӣ (6, 12 ва 15 сола) нишон дод, ки кӯдакони 6 сола сатҳи миёнаи паҳншавии кариесро доранд, дар ҳоле ки дар гурӯҳи 12 ва 15- сола он нишондиҳандаҳои баландро ташкил дод. (Расми 1)




Расми 1. - Паҳншавии кариесҳои дандонҳо дар кӯдакони 6, 12 ва 15 сола дар шаҳри Душанбе

Тавре ки аз расм дида мешавад, паҳншавии кариес дар синни 6-солагӣ 77,1% ҳангоми шиддатнокии $4,5 \pm 0,2$, дар синни 12 ва 15 сола 96% ва 97% ва шиддатнокии $3,84 \pm 0,35$ ва мутаносибан $5,4 \pm 0,35$ -ро ташкил дод.

Мувофики маълумотҳои ба даст омада, бо гузашти синнусол паҳншавии кариеси дандонҳо зиёд мешавад. Таҳлил шакли қариб яхеларо нишон дод: баробари баланд шудани сатҳи паҳншавӣ дар ҳамаи ноҳияҳои маъмурии шаҳр ва дар ҳамаи кӯдакони муоинашуда афзоиши индекси КПУ/кп ба назар мерасад. Дар синни 6-солагӣ нишондиҳандаи КПУ/кп аз $4,28 \pm 0,21$ дар ноҳияи И. Сомонӣ то $4,73 \pm 0,20$ дар байни кӯдакони ноҳияи Фирдавсӣ мушоҳида гашт. Дар кӯдакони 12-сола паҳншавии кариес дар ноҳияи И.Сомонӣ $95,24 \pm 2,4$ ва индекси КПУ $3,80 \pm 0,24$ буд. Дар синни 15-солагӣ дар ҳамон минтақа, паҳншавӣ

$96,43 \pm 1,2$ ва индекси КПУ нисбат ба кӯдакони 12 сола $5,4 \pm 0,23$ зиёдтар буд. Микдори миёнаи паҳншавии бемории кариес дар тамоми гурӯҳи муоинашудагон 90% буд. Ҳамин тарик, шаҳри Душанбе ба минтақае тааллук дорад, ки дар чомеаи кӯдакон бемории кариеси дандонҳо зиёд аст. Қиматҳои миёнаи шиддатнокии кариеси дандонҳо дар кӯдакони 6-сола $4,5 \pm 0,2$, дар 12-сола $3,84 \pm 0,35$, дар 15-сола $5,4 \pm 0,35$ буд. Дар ҳамаи гурӯҳҳои синнусолӣ (6,12,15 сола) ҳиссаи зиёд ба ҷузъи «К»/«к» $3,96 \pm 0,03$ рост меояд; $3,72 \pm 0,07$; мутаносибан $4,63 \pm 0,12$. Қисми хурдтарини дандонҳои пуркардашуда: дар бачагони 6-сола — $0,18 \pm 0,01$, дар синни 12-сола — $0,08 \pm 0,02$ ва дар кӯдакони 15-сола — $0,57 \pm 0,03$ ба назар мерасад. Инчунин дар синни 6-солагӣ дандонҳои қандашуда аз сабаби оризаҳои кариес ("У" - $0,27 \pm 0,01$) пайдо мешаванд. Дар синни 12-солагӣ микдори дандонҳои қандашуда $0,04 \pm 0,01$ буда, дар синни 15-солагӣ ин нишондод ба $0,19 \pm 0,04$ мерасад. Ин аз он гувоҳӣ медиҳад, ки кумаки стоматологӣ дар дараҷаи паст мебошад. Тақсимоти соҳтории ҷузъҳои «К», «Р», «У» дар дандонҳои ширӣ ва доимӣ ҷунин арзишҳоро дошт: мутаносибан 89,59%, 6,04% ва 3,64%. Ин нишондодҳо дараҷаи хеле пасти самти пешгириро дар фаъолияти табибони стоматолог нишон медиҳанд.

Дар баробари ин, фоизи кӯдаконе, ки аз кариес озод шудаанд, бо гузашти синнусол коҳиш ёфт. Ҳамин тарик, дар синни 6-солагӣ ин нишондод 23% буд ва дар синни 12-солагӣ зуд ба 4% ва дар 15-солагӣ ба 3% коҳиш ёфт (Расми 2).



Расми 2. - Фоизи кӯдаконе, ки аз кариес озоданд

Сабаби эҳтимолии афзоиши нишондиҳандаҳои таҳлилшуда, ба андешаи мо, мушкилоти давраи гузариш, тамоюл ба маҳсулоти қаннодӣ ва нӯшокиҳои газдор мебошад. Омили дигар ба сатҳи огоҳнокии волидон ва худи кӯдакон аз омилҳои хатари рушди бемориҳои стоматологӣ марбут аст. Инчунин як дигари муҳим ин аз байн бурдани утоқҳои стоматологӣ дар мактабҳо мебошад.

Ҳамаи ин ба мавҷуд набудан ва ё сари вакт амалий нагардондани тадбирҳои профилактикаӣ ва ислоҳӣ мусоидат намудааст. Ҳамаи маълумотҳои дар боло

зикршуда дар бораи нокифоя будани сифати кумаки стоматологӣ ба ҷомеаи қӯдакони шаҳр шаҳодат медиҳанд.

Қимати миёнаи индекси беҳдоштӣ дар қӯдакони 6-сола $1,83 \pm 0,27$ -ро ташкил дод, ки он ҳамчун дараҷаи «қаноатбахш» арзёбӣ мешавад. Сатҳи «хуб» танҳо дар 24,3% ($1,3 \pm 0,05$) муайян карда шуд. Дар қӯдакони боқимонда ҳолати беҳдоштии ковокии даҳон дар сатҳи «қаноатбахш» 45,7% ($1,6 \pm 0,03$) ва 30,0% ($2,1 \pm 0,03$) «ғайриқаноатбахш» буд. Ҳолати беҳдоштии номуносиби ковокии даҳон дар қӯдакони 6-сола аз набудани малакаҳои таҳияшуда оид нигоҳубини дандонҳо шаҳодат медиҳад ва пешгӯии хатари кариес дар марҳилаи оғози дандонҳои аввалини доимӣ мебошад. Гингивитҳо дар 50% қӯдакони ин гурӯҳ рух медиҳанд. Дар ин ҳолат шиддатнокии хунравии сектантҳо $1,3 \pm 0,14$ аст. Ин ҳолат боиси афзоиши гингивитҳо мегардад. Индекси миёнаи беҳдоштии ИДБ-С дар қӯдакони 12-сола $1,48 \pm 0,05$ ва дар қӯдакони 15-сола $1,72 \pm 0,14$ буд (Ҷадвали 1).

Ҷадвали 1. – Беҳдошти ковокии даҳон, паҳншавӣ ва гингивитҳо дар қӯдакони 12 ва 15-сола

Синнусол	Теъдоди қӯдакон	ЧД	СД	ИДБ-С	Хунравӣ	
					%	сектантҳо
12	180	$1,23 \pm 0,4^*$	$0,25 \pm 0,04^*$	$1,48 \pm 0,05^*$	66,8 [*]	$1,95 \pm 0,17^*$
15	130	$1,56 \pm 0,08^*$	$0,16 \pm 0,03^*$	$1,72 \pm 0,14^*$	83 [*]	$2,6 \pm 0,17^*$

Эзоҳ:

ЛД – Лоияи дандон

СД – Санги дандон

ИДБ-С - индекси соддакардашудаи беҳдошти даҳон

*тафовути аз ҷиҳати оморӣ муҳим ($p < 0,05$) дар нишондиҳандаҳои байни гурӯҳҳои синнусолӣ қайд карда мешавад (аз рӯи меъёри χ^2)

Паҳншавии гингивитҳо 66,8% ва 83% ва шиддатнокии сектантҳои хунравӣ мутаносибан $1,95 \pm 0,17$ ва $2,6 \pm 0,17$ мебошад.


Дараҷаи миёнаи беҳдошт аз рӯи индекси ОН-С дар гурӯҳи 12-сола «қаноатбахш» ва дар гурӯҳи 15-сола «ғайриқаноатбахш» арзёбӣ карда шуд.

Ҳолати ғайрибеҳдоштии ковокии даҳон дар қӯдакони синни мактабӣ аз набудани малакаҳои нигоҳубини данлонҳо шаҳодат медиҳад ва нишондиҳандаи пешгӯии хатари кариес ва бемориҳои пародонтӣ мебошад.

Ба вазъияти сатҳи кумаки стоматологӣ ба бачагон ва эҳтиёҷоти онҳо ба пешгирӣ баҳои воқеӣ дода шуд.

Индекси миёнаи СКС дар байни қӯдакони 6, 12 ва 15 сола мутаносибан 6,23% (6,0%; 2,0% ва 10,7%) буд.

Ин маънои онро дорад, ки сатҳи «бад» дар гурӯҳи қӯдакони 6 ва 12 сола ва «нокифоя» дар наврасони 15-сола ба мушоҳида мерасад (Расми 3).



Расми 3. - Арзишҳои сатҳи СКС дар кӯдакон вобаста ба синнусол

Зарурати табобати профилактикий дар ҳамаи гурӯҳҳои муоинашуда 100% буд.

Мо пешгӯии афзоиши шиддатнокии кариесро дар тӯли то 5 сол арзёбӣ кардем (методологияи П.А. Леус, 2009). Дар баробари ин сатҳи ибтидоии он ва таъсири омилҳои танзимшавандай хавф ба назар гирифта шудааст. Дар баробари ин, КПУ-и дандонҳо дар кӯдакони 6-сола метавонад то 5,4 кӯдакони 12 ва 15 сола то 4,56 ва 6,8 афзоиш ёбад.

Мо сатҳи ихроҷи «F»-ро бо пешоб дар кӯдакони шаҳри Душанбе арзёбӣ кардем (Ҷадвали 2).

Ҷадвали 2. – Миқдори [F] дар пешоби кӯдакон n=27


Сатҳи фторурия	Синнусол			
	12 сола (n= 15)		15 сола (n=12)	
	Абс.	%	Абс.	%
Сатҳи мувофики [F] дар пешоб (0,5 - 0,7 мг/л)	4	26,6	3	25,0
Сатҳи баланди [F] дар пешоб (0,7 - 1,01 мг/л)	2	13,3	1	8,3
Сатҳи пасти [F] дар пешоб (0,02 – 0,5 мг/л)	9	60,0	8	66,6

Арзёбии сатҳи флюорурия дар кӯдакони ду гурӯҳи синнусолӣ нишон дод, ки дар байни кӯдакони 12-сола 2/3 (60,0%) фтор бо пешоб аз меъёрҳои муқаррарӣ камтар хориҷ мекунанд, дар ҳоле ки дар байни кӯдакони 15-сола аз ин ҳам зиёдтар (66,6%) мушоҳида мешавад. Мавриди зикр аст, ки беш аз 2/3 кӯдакони ҳарду гурӯҳи синнусолӣ бо пешоб миқдори ками фтор хориҷ мекунанд. Ин далел гувоҳӣ медиҳад, ки ин кӯдакон дар бадан фториди кам доранд, ки яке аз омилҳои рушди кариеси дандон аст. Дар байни кӯдакони синнусоли муоинашуда танҳо ҳар 4 кӯдак сатҳи мувофики фторро бо пешоб хориҷ мекунанд. Ин далел нишон медиҳад, ки ҳиссаи кӯдаконе, ки ба фтор дастрасии муқаррарӣ доранд, аз 25% зиёд нест. Сатҳи баланди ихроҷи фтор дар байни

кӯдакони 12-сола (13,3%) баландтар буд, дар ҳоле ки танҳо дар як кӯдаки аз 15-сола боло (8,3%) ихроҷи фтори пешоб зиёд буд.

Ҳангоми арзёбии паҳншавии кариес дар байни кӯдакон вобаста ба сатҳи [F] дар пешоб муайян карда шуд, ки дар кӯдакони ҳарду гурӯҳ, ки сатҳи пасти [F] дар пешоб доранд, сатҳи баландтарини кариес ба қайд гирифта шудааст - 92,3% дар кӯдакони 12-сола ва 94,7% дар кӯдакони 15-сола, ки нишондиҳандаҳои миёнаи онҳо 93,5% фоизро ташкил дод (Расми 4).

Ҳангоми сатҳи мувофиқи [F] дар пешоб нишондиҳандаи таҳлилшуда дар байни кӯдакони синни 12-сола (35,2%), дар кӯдакони 15-сола - (41,2%); ҳангоми сатҳи паст 92,3% ва 94,7%; ҳангоми сатҳи баланд мутаносибан 12,7% фоиз ва 10,5% фоиз ба қайд гирифта шуд.



Расми 4. – Паҳншавии кариес дар байни кӯдакон вобаста аз концентратсияи фтор дар пешоб

Ҳангоми дастрасии кофии организм ба фторид тавассути ғизо, об ё маҳсулоти беҳдоштӣ басомади кариеси дандонҳо дар байни кӯдакони ҳарду гурӯҳи синнусолӣ камтар буд. Фарқи аз ҷиҳати оморӣ муҳим ($P < 0.001$) дар паҳншавии кариес байни сатҳи паст ва баланди [F] дар маълум карда шуд.

Мо муқаррар намудем, ки дар кӯдакони 12 ва 15 сола нишондиҳандаҳои КПУ ҳангоми сатҳи якхелаи [F] дар пешоб гуногун буданд. Ҳамин тарик, дар кӯдакони 12 ва 15 солаи бо миқдори ками [F] дар пешоб КИ 8 ва 9,5 буд; дар сатҳи оптимальӣ 2 ва 3,1 ва дар сатҳи баланд мутаносибан 1,8 ва 2,9. Дар кӯдакони 15-сола, индекси шиддатнокии кариес назар ба кӯдакони 12-сола ба таври назаррас ($P < 0,05$) баландтар буд.

Ҳамин тавр, сатҳи ихроҷи «F» бо пешоб дар твобастагии коррелятсионии баръакс ($r = -0,74$, $p < 0,05$) бо КИ ва паҳншавии он аст.

Дар рафти кор мо сатҳи таъминоти витамини D-ро бо сатҳи 25 (ОН) дар кӯдакони 6, 12 ва 15-сола тафтиш кардем. Дар маҷмӯъ 48 тадқиқот дар кӯдаконе, ки ба ин тартиб розӣ буданд, гузаронида шуд. Дар бачагони 6-сола 26,3% фоиз, 15,8% фоиз ва норасоии шадиди витамини D дар 5,3% фоиз, норасоии шадиди витамини D дар кӯдакони 12 ва 15 сола 28,6% фоиз ва 30% фоиз; норасоӣ

14,2 фоиз ва 15,4 фоиз; норасои шадид мутаносибан 7,2% ва 7,7% ба қайд гирифта шуд. Дар натиҷа, паҳншавии норасои витамини D бо гузашти синнусол зиёд мешавад.

Паҳншавии пайваста баланди шаклҳои нозологияи норасои витамини D дар кӯдакони 6; 12 ва 15 сола ба қайд гирифта шудааст, ки арзишҳои миёнаи онҳо мутаносибан 51,4% (47,4%; 50,0%; 53,1%) мебошад. Дар ин замина инчунин, афзоиши норасои витамини D ва норасои он вобаста ба синнусол мушоҳида мешавад. Дар рафти тадқиқот мо ба қайд гирифтем, ки дар кӯдакони гурӯҳҳои синнусоли таҳлилшуда, ки концентратсияи витамини D бо сатҳи $25(\text{OH})\text{D} < 50$ нмоль/л доранд, суръати шиддатнокии кариес дар ҳамаи гурӯҳҳои синнусолӣ баланд буд. Аммо дар кӯдаконе, ки сатҳи хунашон $25(\text{OH})\text{D} > 50$ нмоль/л буд, шиддатнокии кариес аз ҷиҳати оморӣ ба таври назаррас ($P < 0,05$) пастба қайд гирифта шуд (Ҷадвали 3).

Ҷадвали - 3. Шиддатнокии кариес дар кӯдакон вобаста ба вазъи витамини D n = 48

Синнусол	Басомади зухуроти клиникӣ дар беморон										
	Индекси КПУ/кп	Бо сатҳи $25(\text{OH})\text{D} < 50$ нмоль/л				Индекс КПУ/кп	Бо сатҳи $25(\text{OH})\text{D} > 50$ нмоль/л				
		писарон		духтарон			писарон		духтарон		
		Абс.	%	Абс.	%		Абс.	%	Абс.	%	
6	4,07±1,2	4	33,3	2	18,2	1,22±1,44	4	40,0	4	26,7	
12	4,8±1,44	3	25,0	5	45,5	2,5±1,03	3	30,0	5	33,3	
15	5,03±2,08	5	41,7	4	36,3	3,04±1,05	3	30,0	6	40,0	
Ҳамагӣ		12	100	11	100		10	100	15	100	

Дар натиҷа, байни КИ ва концентратсияи витамини D дар зардоби хун алоқаи корреляционии баръакс ($r = -0,93$, $p < 0,05$) пайдо шуд. Ин тасдиқ менамояд, ки норасои витамини D омили ҳавф барои кариес аст. Мо дар асарҳои ҳам олимони рус ва ҳам олимони ҳориҷӣ ҳамин гуна намунаро мебинем [С.А. Милехина, 2011; Е.В. Лихорад. 2017; D. Bikle, 2008; M.F. Holick, 2011].

Мақсади асосӣ ва муҳими пурсиш дар байни 70 волидайни кӯдакони 6-сола муайян кардани имкони огоҳнокӣ аз як қатор масъалаҳо оид ба донишҳои санитарию беҳдоштӣ буд. Аз ҷумла, саволҳои зерин мавриди баррасӣ қарор гирифтанд: басомади тоза кардани дандонҳо ва сабаби муроҷиат барои машварат ва дар мавриди зарурӣ табобат дар назди духтури дандон, то қадом андоза пурсидашудагон дар пешгирии бемориҳои стоматологӣ фаъолнокии тиббӣ доранд. Баъди таҳлили саволномаҳои падару модарон мо ҷунин маълумот гирифтем: синни миёнаи падару модар 31,1 сол; 38 нафар (54,3 фоиз) маълумоти олӣ доштанд; бо маълумоти миёнаи махсус 12 нафар (17,1 фоиз); дорои маълумоти миёна 20 нафар (28,6 фоиз).

Зиёда аз 50 фоизи духтурони педиатр ба модарон дар бораи беҳдошти даҳони фарзандонашон таълим надодаанд. Ва 37% табибони стоматолог барои пешгирии бемориҳои стоматолои маслиҳат надодаанд. Ҳангоми пурсидани андешаи пурсидашудагон дар бораи он ки оё онҳо ба омӯзиши усулҳо ва методҳои нигоҳубини стоматологӣ ҳамчун усули пешгирии бемориҳои стоматологӣ эҳтиёҷдоранд, 42,8% дар ҷавоб мушкилӣ қашиданд ва 34,3% дар

бораи фоидаовар будани ин усул изҳори шубҳа карданд. Ҳиссаи муайяни пурсидашудагон, ки беш аз 2/3 (71,4%)-ро ташкил медиҳад, нишон доданд, ки сабаби мурочиат ба духтури дандон табобати дандонҳо мебошад; 28,6% пурсидашудагон изҳор доштанд, ки бадбинии стоматологӣ доранд.

Онҳо ҳангоми ҳомиладорӣ ба духтури дандон мурочиат кардаанд: ҳамагӣ 13% зиёда аз як маротиба, 28,5% як маротиба ва 58,5% мурочиат накардаанд (Расми 5). Сарфи назар аз он, ки танҳо 28,5% занон дар давоми сол як маротиба ба духтури дандон дар давраи ҳомиладорӣ мурочиат мекунанд, танҳо 2,8% волидон солимии ковокии даҳони худро "бад" арзёбӣ кардаанд, 13% «аъло» ё 55,7 фоиз «хуб». Чунин далелт ба он гувоҳӣ медиҳад, ки сарфи назар аз он ки нисфи зиёди занон маълумоти оlij доштанд, онҳо нисбат ба саломатии худ эҳтиёткорона муносибат намекунанд.



Расми 5. – Басомади ташрифи занон ба духтури дандон ҳангоми ҳомиладорӣ

Ба саволи саволнома дар бораи оғози шустани дандонҳои қӯдак, ҷавобҳо ба таври зайл тақсим карда шуданд: танҳо 30% модарон боварӣ доранд, ки шустани дандонҳои қӯдакро аз пайдоиши дандонҳои аввал оғоз кардан лозим аст. Ва зиёда аз 50% итминон доранд, ки тозакунӣ бояд аз 2 ё 3 солагӣ оғоз шавад. Дар ҳамин ҳол, 21,3% модарон қайд кардаанд, ки қӯдакони синни томактабии онҳо дандонҳои худро тоза намекунанд. Дар 33% қӯдакон речай тозакуни дандонҳо дар як рӯз ду маротиба амалӣ карда мешавад, боқимонда ин тартибро дар як рӯз як маротиба анҷом медиҳанд. Инчунин, 100% волидайн намедонанд, ки дандонҳои фарзандони худро бо ҳамираи дандони фтордор мешӯянд ё не. Ҳангоми муайян кардани лаҳзай мунтазам шустани дандонҳо муайян карда шуд, ки писарон (17,3%) дандонҳои худро номунтазам мешӯянд, дар ҳоле ки духтарон аз рӯи ин нишондод 4,1%-ро ташкил медиҳанд, фарқиятҳо аз ҷиҳати оморӣ муҳим ($p<0,001$). Ҳеч яке аз духтарон аз шустани дандонҳо худдорӣ намекунанд, дар ҳоле ки писарон 5,3%ро ташкил медиҳанд. Азрӯи вақти шустани дандонҳои қӯдакон натиҷаҳои пурсиши модарон чунин тақсим карда шудаанд: то як дақиқа 3,52%; то ду дақиқа 60,5 фоиз ва зиёда аз ду дақиқа 35,98 фоиз.

Ақидаи модарон дар бораи сабабхое, ки боиси инкишофи кариеси дандонҳо мегардад, чунин буд. Ҳамин тарик, 83%-и модарон бар ин боваранд, ки иллати кариеси дандонҳо сӯиистифода аз ширинихост; 60% ин риоя накардани гигиенаи даҳон аст; аз сабаби нарасидани витаминҳо ва қалсий 53 фоиз. Аз сабаби истифодаи дарозмуддати нӯшокиҳои ширини шишагӣ ва таъсири микроорганизмҳои даҳон, 12,85% модарони қалонсол посух доданд. Экология ва ирсиятро 7,1 фоиз таъкид кардаанд. Ва нарасидани фтор ҳамагӣ 2,8 фоизро ташкил медиҳад. Тадқиқоте, ки оид ба донистани сабабҳо ва оқибатҳои бемориҳои стоматологӣ гузаронида шуд (60%) муайян кард, ки онҳо пурра огоҳ нестанд, дар ҳоле ки 12,8% изҳор доштанд, ки хоҳиши аз байнӣ пурсидашудагон (18,6%) донистани маълумоти бештар доранд. дар бораи сабаб ва оқибатҳои бемориҳои стоматологӣ маълумот доданд ва танҳо (8,6%) нишон доданд, ки умуман чизе намедонанд. 25,7% модарон мунтазам аз шиша нӯшокиҳои ширин додаанд, 54,3% баъзан ва ҳеч гоҳ 20,0%. Гизодиҳии шабонарӯзиро 74,3 фоизи занон ичро кардаанд. Ҷавоби «гоҳ-гоҳ» ва «не» 12,85% буд. Аз ин рӯ, шумораи зиёди модароне вучуд доранд, ки ба ҳӯроки қӯдаки худ дар синни 1-2-солагӣ шириниро ворид мекунанд. Ин нукта далели хеле қавӣ аст, ки дар оянда эҳтимолияти пайдоиши кариеси дандонҳо дар қӯдакон вучуд дорад. 98,57%-и пурсидашудагон розӣ ҳастанд, ки қӯдак барои бехдошти инфириодии ковокии даҳон ба ҳамираи дандоншӯй ва чутка ниёз дорад. Қариб нисфи пурсидашудагон (47,1%) ба таври иловагӣ қайд карданд, ки барои ин мақсадҳо ҳанӯз ҳам аз чунин воситаҳои гигиении даҳон (сақич, шустушӯй, дандонтозакунак, риштаҳои дандон) истифода бурдан мумкин аст. Як нуктаи муҳим дар пешгирии бемориҳои стоматологӣ ин басомади иваз кардани чуткаи дандоншӯй мебошад [Ли Н.Э., 2021.]. Ҳамин тарик, 8,57% пурсидашудагон изҳор доштанд, ки онҳо бояд чун қоида, як маротиба дар як моҳ, 71,4% дар як семоҳа ва 20,03% қайд карданد, ки дар шаш моҳ як маротиба дандон шустан кифоя аст. 80,3% шустани даҳонро пас аз ҳӯрдани ширинӣ як амали ихтиёри мешуморанд, 19,2% қайд карданд, ки ин тартиб бояд ҳамеша ичро карда шавад. 61,4% волидайни пурсишишуда бар ин назаранд, ки барои қӯдакон истифодаи дандонтозакунак зарур нест, зеро эҳтимоли осеб дидани луобпардаи даҳон зиёд аст, дар ҳоле ки 38,6% ба истифодаи онҳо исрор мекунанд. Истифодаи сақич ҳамчун усули тоза кардани дандонҳоро 28,6% пурсидашудагон дастгирӣ карданд, 71,4% қайд карданд, ки онро танҳо барои муддати маҳдуд истифода бурдан мумкин аст. Ҳангоми муайян кардани давомнокии истифодабарии сақич 92,8% падару модарон қайд кардаанд, ки онро дар давоми якчанд дақиқа ё 5-10 дақиқа пас аз ҳӯроқ, 7,2% дар давоми 1 соат истифода бурдан мумкин аст. Дар пайдоиши кариес таркиби сақич низ нақши қалон дорад. 81,4% хоидани сақичи ширинро афзal донистанд, дар ҳоле ки 18,6% нишон доданд, ки дар таркиби он бояд қанд мавҷуд набошад. Ҳангоми арзёбии дониши волидайн дар бораи эҳтиёҷоти фарзандонашон ба кумаки стоматологӣ зиёда аз 2/3 (68,57%) нишон доданд, ки фарзанди онҳо ба пешгирии бемориҳои стоматологӣ ниёз дорад. Дар баробари ин (18,6%) ба таври мусбӣ изҳор доштанд, ки чунин зарурат вучуд надорад ва (12,83%) қайд

карданد, ки вазъиятро назорат намекунанд. Ҳангоми муайян кардани ўҳдадории волидайн ба пешгирии бемориҳои стоматологӣ (60,2%) омодагии фаъолона доштанд, (39,8%) бо сабаби набудани вақт рад карданд. Ҳангоми арзёбии ичрои тавсияҳои духтур, мо муайян кардем, ки ҳар як модари сеюм (34,28%) мунтазам не, балки тавсияҳоро пурра ичро мекунад; на ҳамеша сари вақт – (45,39%); (10,5%) вақт надоштанд; (9,40%) мушкилоти молиявӣ доштанд; 1,58% дар бораи салоҳияти духтур назари манғӣ доштанд, дар ҳоле ки (0,95%) ба самаранокии чораҳои пешгирикунанда бовар надоранд. Методикаи маърифати санитарӣ, ки духтур истифода мебарад, беаҳамият нест. Ҳангоми баҳодиҳии эътимоди модарон ба усулҳои пешгирӣ, мо дарёфтем, ки онҳо ба сӯҳбати инфириодӣ бо духтур (90,36%), ба ВАО - 3,53%, маълумот тавассути варақаҳои иттилоотӣ (5,11%) эътимод доранд ва танҳо (1,00%) посух додаанд. ки онҳо дар лексияҳои мутахасси-сони КАТС иштирок доштанд.

Ҳангоми омӯзиши огоҳнокии наврасон оид ба пешгирии қариес маълум гардид, ки 72,5% онҳо ҳолати даҳони худро «хуб» ва «аъло» арзёбӣ мекунанд, ки ин бо маълумотҳои мо оиди паҳншавии баланди қариес (97%) ва гингивитҳо мувофиқ нест. 23,8 фоизи хонандагон бо сабаби дарди дандон аз дарс мондаанд. 69,5%-и кӯдакон дарди дандон доштанд, аммо дарсро тарк накардаанд ва 6,7%-и пурсидашудагон дар хотир надоранд, ки оё бо сабаби дард аз дарс мондаанд ё не. Бозди кӯдакон ба духтури дандон дар тӯли як сол дар расми 6 нишон дода шудааст.



Расми 6.- Бозди стоматолог дар давоми як соли охир

Тавре ки аз рақам дида мешавад, зиёда аз сеяки пурсидашудагон (32,4%) дар давоми як соли охир ба духтури дандон муроҷиат накардаанд. 24,8 фоизи пурсидашудагон ба қабул як бор омадаанд. 26,7% барои идомаи табобат муроҷиат кардаанд. 16,1 фоизи мактаббачагон дар хотир надоранд. Наврасон дар бораи сабабҳои муроҷиат ба духтури дандон чунин посух доданд: стоматолог дар 21,9% ҳолатҳо ба қабули худ даъват кардааст. Вақте ки дарди дандон пайдо шуд, наврасон дар 16,2% ҳолатҳо мустақилона муолиҷа мекарданд, 36,2% хонандагон барои табобати минбаъда омаданд. 25,7%-и пурсидашудагон сабаби тамос гирифтанд дар хотир надоранд. Маълум шуд, ки шумораи зиёди мактаббачагон ҳар рӯз нӯшокиҳои газдори ширин менӯшанд (45,3%); чой бо шакар (64,7%); маҳсулоти ордии ширин (36,2%); шириниҳо

(62%). Дар баробари ин 59,1 фоизи мактаббачагон рӯзе якчанд маротиба ин маҳсулотро истеъмол кардаанд. Ин далел аз он гувоҳӣ медиҳад, ки қӯдакон маълумоти лозима надоранд ва дар бораи омилҳои хатари пайдоиши кариеси дандонҳо огоҳ нестанд.

Саволи муҳим басомади тоза кардани дандонҳо буд. 3,8% наврасон ҳеч гоҳ дандонҳои худро тоза намекунанд. Дар як рӯз як маротиба 39% қӯдакон. Танҳо 51,4% наврасон шустушӯи 2 маротиба тавсияшудаи дандонҳоро иҷро карданд. 5,8% пурсидашудагон баъзан ин тартибро иҷро мекардаанд. Шумораи зиёди қӯдакон (69,5%) намедонанд, ки дар хамираи дандоншикани онҳо фтор мавҷуд аст ё на. Маълумотҳои мо бо кори муҳаққиқони хориҷӣ алоқаманд аст, ки қайд мекунанд, ки беътиниӣ ба хамираи дданоншӯй аз ҷониби қӯдакон ва наврасон омили асосии рафтории хатар буда, эҳтимолияти рушди кариеси дандонҳоро 12,4 маротиба зиёд мекунад [Ким Ҷ. ва дигарон, 2018; Филатова Н.В., 2020].

Ҳамин тариқ, маълум гардид, ки шаҳри Душанберо метавон ба як минтақаи дорои сатҳи баланди бемориҳои стоматолог дар байни гурӯҳҳои асосии синнусолии ҷомеаи қӯдакон (90%) дохил кард. Дар баробари ин, басомад ва шиддатнокии бемории кариес бо гузашти синну сол зиёд мешавад. Маълумотҳои мо дар таҳқиқоти муаллифони хориҷӣ тасдиқи худро ёфтаанд [162,196].

Ҳолати номуносиби холигоҳи даҳон дар қӯдакони синни томактабӣ аз набудани малакаҳои ташаккулӯфта дар нигоҳубини дандонҳо шаҳодат медиҳад ва нишондиҳандай пешгӯии хатари кариес дар марҳилаи шурӯи аввалин молярҳои доимӣ дар ин синну сол мебошад. Дар баробари ин, риоя накардани беҳдошти ковокии даҳон дар қӯдакони синни миёнаи мактабӣ низ аз набудани малакаҳои инкишофёфтаи нигоҳубини дандонҳо шаҳодат медиҳад ва нишондиҳандай пешгӯии хатари кариес ва бемориҳои пародонтӣ мебошад. Наврасони 15-сола дар бораи пешгирии бемориҳои асосии стоматологӣ огоҳнокии паст доранд ва ин набудани ҳавасмандӣ ба нигоҳ доштани солимии дандонҳоро нишон медиҳад.

Байни концентратсияи фторидҳо дар пешоб ва шиддатнокии кариесҳои дандонпизишӣ дар қӯдакон алоқаи баръакс муайян карда шудааст. Натиҷаҳои ба дастовардаи мо дар таҳқиқотҳо тасдиқи худро ёфтаанд [131, 203].

Дар баробари ин, байни шиддатнокии кариесҳои дандон ва концентратсияи витамини D дар зардоби хун таносуби баръакс муқаррар карда шуд. Ин тасдиқ меқунад, ки норасоии витамини D омили хатари кариес дар қӯдакон аст. Маълумотҳои мо бо дигар тадқиқотҳо мутаносиб аст [169, 184, 220]. Арзишҳои СКС дар сатҳҳои "бад" ва "нокифоя" ҳастанд. Зарурати табобати профилактикаи дар ҳамаи гурӯҳҳои муоинашуда 100% буд. Дар бобати пешгирии бемориҳои дандонҳо савияи дониши ҳам модарон ва ҳам қӯдакон паст аст. Ҳамин тариқ, маълумотҳои ба дастовардаи моро ҳамчун "манғӣ" маънидод кардан мумкин аст. Аз ин ру, дар системаи хизмати стоматологии бачагони шаҳр санатсия назар ба профилактика бартарӣ дорад. Натиҷаҳои бадастомода зарурати назорати доимии бемориҳои стоматологӣ дар ҷомеаи қӯдаконро талаб мекунанд. Ҷанбаи муҳим ин сари вақт ошкор кардани сатҳи

витамини D ва фторурия дар кӯдакони дорои сатҳи баланди КПУ мебошад. Бояд савияи дониши падару модарон ва кӯдаконро оид ба пешгирии бемориҳои стоматологӣ бо ҷалби на танҳо табибони стоматологӣ, балки инчунин бо ҷалби акушер-гинекологҳо ва табибони атфол низ баланд бардошт.

ХУЛОСАҲО

1. Натиҷаҳои муоинаи комплексии стоматологӣ нишон доданд, ки арзишҳои миёнаи паҳншавӣ ва шиддатнокии кариесҳои стоматологӣ дар кӯдакони 6, 12 ва 15 сола ба сатҳи баланди осебёбӣ 77%, 96%, 97% ва $4,5 \pm 0,2$, 3, $84 \pm 0,35$, $5,4 \pm 0,35$ мувофиқт мекунанд. Дар кӯдакони 6-сола беҳдошти ковокии даҳон дар сатҳи қаноатбахш буд, ки нишондиҳандай миёнаи он 1,83 – ро ташкил дод. ИГР-У дар кӯдакони 12 ва 15-сола ба ҳисоби миёна $1,48 \pm 0,05$ ва $1,72 \pm 0,14$ -ро ташкил дод, ки ин ҳамчун сатҳи қаноатбахш ва ғайриқаноатбахши беҳдошт маънидод карда шуда паҳншавии миёнаи бемориҳои пародонтӣ мутаносибан 66,8% ва 83% ба қайд гирифта шуд. Ҳолати ғайрибекошӣ будани ковокии даҳон дар кӯдакони синни томактабӣ аз набудани малакаҳои ташаккулёфта оид ба нигоҳубини дандонҳо шаҳодат медиҳад ва предиктори хатари кариес ва дар марҳилаи шурӯи ибтидоии молярҳои доимӣ дар ин синну сол маҳсуб меёбад. Риоя накардани беҳдошти ковокии даҳон дар кӯдакони синни мактабӣ аз набудани малакаҳои нигоҳубини дандонҳо шаҳодат медиҳад ва предиктори пешгӯии хатари кариес ва бемориҳои пародонт ба ҳисоб меравад. Арзишҳои миёнаи сатҳи қумаки стоматологӣ дар байни кӯдакони 6, 12 ва 15 сола 6,23% (мутаносибан 6,0%, 2,0% ва 10,7%) буд, ки ба сатҳи паст ва нокифояи ин нишондиҳандай мувофиқат мекунад. Зарурати табобати профилактикаӣ дар ҳамаи гурӯҳҳои муоинашуда 100% - ро ташкил дод [6-А, 3-А, 5-А, 7-А].

2. Муқаррар карда шудааст, ки зиёда аз 60% кӯдакон миқдори пасти фторро бо пешоб (0,02-0,01 мг/л) ихроҷ мекунанд, ки ин аз гипомикроэлементозҳои ошкор ё пинҳонӣ гувоҳӣ медиҳад. Алоқаи баръакси ошкоршуда дар байни концентратсияи фторидҳо дар пешоб ва шиддатнокии кариеси дандонҳо дар кӯдакон зарурати истифодаи доруҳои фтори экзогениро барои пешгирии кариес дандон ба миён мегузорад. [2-А].

3. Дар кӯдакони 6- 12-; ва 15 сола паҳншавии мунтазам баланди норасоии витамини D ба қайд гирифта шуд, ки арзиши миёнаи он мутаносибан 50,4% (47,4%; 50%; 54%) мебошад. Муайян карда шуд, ки сатҳи концентратсияи витамини D ба шиддатнокии кариеси дандонҳо ба таври назаррас таъсир мерасонад. Байни шиддатнокии кариеси дандонҳо ва концентратсияи витамини D дар зардоби хун таносуби баръакс маълум карда шуд. Ин норасоии витамини D-ро ҳамчун омили хатари кариес дар кӯдакон тасдиқ мекунад. [1-А].

4. Огоҳнокии пасти волидайн ва кӯдакон оид ба масъалаҳои пешгирии бемориҳои асосии стоматологӣ ва набудани ҳавасмандӣ барои нигоҳ доштани саломатии дандонҳо ошкор карда шуд. [4-А, 8-А].

Тавсияҳо оид барои истифодаи амалии натиҷаҳо

1. Барномаҳои ҷумҳуриявии пешгирии бемориҳои стоматологӣ дар асоси маълумотҳои муосири муоинаи эпидемиологии стоматологӣ бо назардошти талаботи ахолӣ ба ёрии профилактикаи ва сатҳи кумаки стоматологӣ ба ахолӣ ба нақша гирифта ва тартиб дода шаванд.
2. Барои ислоҳи замонавии истеъмоли витамини D ва истифодаи экзогении фторидҳо сатҳи витамини D ва ихроҷи фтор бо пешобро дар қӯдакон ва наврасони дорои сатҳи баланди кариес муоина карда шаванд.
3. Ба мақомоти тандурустии амалӣ тавсия дода шавад, ки дар байни ҷомеаи қӯдакон ва волидони онҳо оид ба пешгирии бемориҳои асосии стоматологӣ пурсиш гузаронда, омилҳои рафтории хавф ва сатҳи дониши онҳо дар ин масъаларо муайян намоянд. Ин имкон медиҳад, ки дар оянда самаранокии тадбирҳои пешгирикунанда назорат карда шавад.

Интишорот оид ба мавзӯи рисола

Мақолаҳо дар маҷаллаҳои тақризшаванда

- [1-А]. Ахмадзода, М.А. Дефицит витамина D как фактор риска развития кариеса у детей [Текст] / М.А. Ахмадзода, П.Г. Курбанова, А.В. Вохидов // Вестник СурГУ. Медицина. - Сургут. - 2021,- № 3(49). – С. 20-24.
- [2-А]. 2. Ахмадзода, М.А. Фтор нагрузка детского организма [Текст] /М.А Ахмадзода, З.Х Якубова, А.В Вохида, М.М Косимов. // Ж. «Здравоохранение Таджикистана». - Душанбе.. - 2021. - №2 (349). - С. 17-22.
- [3-А]. Ахмадзода, М.А. Масъалаҳои мухимми кариес дар қудакон [Матн]/ М.А. Ахмадзода // Ж. «Авчи Зухал». - Душанбе. -2021. -№4 (45). - С. 79-82.
- [4-А]. Ахмадзода, М.А. Оценка мнения родителей о стоматологических проблемах их детей [Текст] / М.А. Ахмадзода, М.М. Косимов, З.Х. Якубова, А.В. Вохидов // «Медицинский вестник Национальной академии наук Таджикистана». - Душанбе. - 2021. - Том XI. - №2(38). - С.-11-16.
- [5-А]. Ахмадзода, М.А. Распространённость и интенсивность кариеса у детей [Текст] / М.А. Ахмадзода // Ж. «Здравоохранение Таджикистана». - Душанбе. - 2023. - №2. - С. 22-28.

Мақолаҳо ва фишурдаҳо дар маҷмуаҳои конфронсҳо

- [6-А]. Ахмадзода, М.А. Ташкили ёрии стоматологи ба ахолии шаҳр ва дехот [Матн] /. Ахмадзода М.А, Холов Ш.Ф, Рофиева Н.Р, Шабозов П.Б. // Ж. «Здравоохранение Таджикистана». - Душанбе. - 2019. - №2. - С. 48-49. Приложение №2 Материалы XI-ой научно - практической конференции на тему «Развитие сестринского дела в Таджикистане и роль современной технологии в медицине», посвящённой 28-летию независимости Республики Таджикистан и годам развития сел, туризма и народных ремесел.
- [7-А]. Ахмадзода, М.А. Распространённость и интенсивность кариеса у детей [Текст] / М.А. Ахмадзода // XVI научно-практическая конференция молодых

учёных и студентов. «Новые проблемы медицинской науки и перспективы их решений». - Душанбе, 2021.- С.765-766.

[8-А]. Ахмадзода, М.А. Осведомлённость детей г. Душанбе о причинах гингивита [Текст] / М.А. Ахмадзода, З.Х. Якубова, Х.М. Гурезов // 69 научно - практическая конференция ГОУ “ТГМУ им Абуали ибни Сино” “Достижения и проблемы фундаментальной науки и клинической медицины”, посвященной 30-ти летию Государственной независимости Республики Таджикистан и годам развития села, туризма и народных ремёсел (2019-2021), с международным участием.- Душанбе, 2021.- С. 134.

РЎЙХАТИ ИХТИСОРАҲО ВА АЛОМАТҲОИ ШАРТӢ

СВА – системаи вегетативии асаб

ТУТ – Ташкилоти умумицаҳонии тандурустӣ

МД – Муассисаи давлатӣ

ИА – Иттиҳоди аврупо

УМР – узвҳои меъдаю рӯда

СД – сангি дандон

ЛД – лоияи дандон

ТСҲ – тарзи солими ҳаёт

ШК – шиддатнокии кариес

БИД – беҳдошти инфириодии даҳон

ИСБД- (OHI-S)- индекси соддакардашудаи беҳдошти даҳон (oral hygiene index simplified)

«К» - кариес ва оризаҳои он дар дандонҳои доимӣ

«к» - кариес ва оризаҳои он дар дандонҳои муваққатӣ

ПКК – пешӯии клиникии кариес

КПУ₃ – маҷмӯи дандонҳои кариозӣ, пуршуда ва қандашуда(шиддатнокии кариеси дандонҳои доимӣ)

КПУ+ кп – индекси шиддатнокии раванди кариозӣ

кп₃ - маҷмӯи дандонҳои кариозӣ, пуршуда ва қандашуда (шиддатнокии кариеси дандонҳои муваққатӣ)

ВТ ва ҲИА ҶТ – Вазорати тандурустӣ ва хифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон

ДИКС ва ҶЧР – Донишкадаи илмӣ-клиникии стоматология ва ҷарроҳии ҷоғу рӯй

«П» - дандонҳои пуршудаи доимӣ

«п» - дандонҳои пуршудаи муваққатӣ

КАТС – кумаки аввалияи тиббӣ-санитарӣ

КБК – кариеси барвақтии қӯдакон

ҶТ – Ҷумҳурии Тоҷикистон

ФР – Федератсияи Россия

СҚИД – синдроми қафомонии инкишофи дохиилибатӣ

ИДМ – Иттиҳоди давлатҳои мустақил

«У» - дандонҳои қандашудаи доимӣ

СШК – сатҳи шиддатнокии кариес

СКС – сатҳи кумаки стоматологӣ

СМА – системаи марказии асаб

Са – калсий

F – Фтор

CPI- индкси периодонталии ТУТ (communal periodontal index)

WHO - World Health Organization – Ташкилоти умумиҷаҳонии тандурустӣ

АННОТАЦИЯ

автореферата диссертации Ахмадзода Мансур Ахмад

на тему: «Стоматологический статус у детского населения города Душанбе»

Ключевые слова: стоматологический статус, распространённость и интенсивность кариеса зубов, гигиена полости рта, фтор нагрузка, витамин D, анкетирование детей и родителей.

Цель работы: Изучение стоматологического здоровья детского населения города Душанбе.

Методы исследования: были обследованы 380 детей и опрошены 70 родителей. Изучение стоматологического статуса детей и подростков проводилось по стандартизированной методике ВОЗ (модификация проф. Леуса П.А., 2013). С целью выявления исходного состояния витамина D и фториур определяли показатели уровня витамина D в крови и концентрацию экскреции фторидов с мочой. Анкетирование проводилось для выявления знаний по профилактике стоматологических заболеваний, как среди подростков, так и среди родителей. На каждого обследуемого ребенка для учёта и анализа полученных результатов в ходе исследования, заводилась карта ВОЗ 2013 (модификация проф. Леуса П.А., 2013) и анонимный вопросник для школьников по стоматологическому здоровью ВОЗ 2013, а для родителей анкета по выявлению знаний по профилактике стоматологических заболеваний и поведенческих факторах риска.

Полученные результаты и их новизна: 1. Выявлена достаточно высокая распространённость и интенсивность кариеса и болезней пародонта, среди детского контингента. Установлено, что интенсивность кариеса и тяжесть заболеваний пародонта зависит от возраста, гигиенических навыков и поведенческих факторов риска. Показатель интенсивности кариеса КПУ в значительной степени зависит от компонента «к», «К».

2. Доказано, что более чем 60% детей экстрадируют с мочой низкий уровень фтора, что свидетельствует о явном или скрытом гипомикроэлементозе по фтору.

3. Впервые показана зависимость интенсивности кариеса среди детей от уровня концентрации витамина D. Дотация витамина D, до уровня равного или превышающего 50 нмоль/л, достаточна для уменьшения степени кариозного процесса.

4. Выявлена низкая осведомлённость родителей, детей среднего школьного возраста и подростков по факторам риска и вопросам профилактики кариеса зубов и болезней пародонта.

5. Определен, плохой и недостаточный показатель УСП и 100% нуждаемость детей в профилактической помощи. Это свидетельствует о неудовлетворительной организации стоматологической помощи детям.

Рекомендации по использованию: планировать и разрабатывать республиканские программы профилактики стоматологических заболеваний необходимо на основании современных данных стоматологического эпидемиологического обследования, принимая во внимание потребности населения в профилактическом содействии и уровне стоматологической помощи населению.

Обследовать уровни витамина D и экскрецию фтора с мочой детям и подросткам с высокими значениями интенсивности кариеса для своевременной коррекции приёма витамина D и экзогенного применения фторидов.

Рекомендовать органам практического здравоохранения проводить анкетирование детского населения и их родителей по вопросам профилактики основных стоматологических заболеваний, для выявления поведенческих факторов риска и уровня знаний по этим предметам. Это позволит в будущем проводить мониторинг эффективности профилактических мероприятий.

Область применения: стоматология

АННОТАЦИЯ
автореферати диссертатсияи Аҳмадзода Мансур Аҳмад
дар мавзӯи: «Вазъи стоматологии чомеаи кӯдакони и шахри Душанбе»

Вожаҳои қалидӣ: ҳолати стоматологӣ, паҳншавӣ ва шиддатнокии кариеси дандонҳо, беҳдошти даҳон, сарбории фторидҳо, витамини D, пурсиши кӯдакон ва волидон.

Мақсади тадқиқот: Омӯзиши солимии стоматологии чомеаи кӯдакони шахри Душанбе.

Усулҳои таҳқиқот: 380 нафар кӯдакон аз ташхис гузаронида шуда, бо 70 нафар падару модарон мусоҳиба гузаронида шуд. Омӯзиши вазъи стоматологии кӯдакон ва наврасон аз рӯи методикаи стандартишудаи ТҮТ гузаронида шуд (модификатсияи профессор Леус П.А., 2013). Барои муайян кардани ҳолати ибтидоии витамини D ва фторид нишондодҳои сатҳи витамини D дар хун ва концентратсияи ихроҷи фтор бо пешоб муайян карда шуд. Тадқиқот барои муайян кардани донишҳо оид ба пешгирии бемориҳои стоматологӣ ҳам дар байнӣ наврасон ва ҳам дар байнӣ волидон гузаронида шуд. Барои ҳар як кӯдаки азназаргузоридашуда, барои сабт ва таҳлили натиҷаҳои дар рафти тадқиқот бадастомада, корти WHO 2013 (тағиироти профессор Леус П.А., 2013) ва саволномаи беном барои мактаббачагон оид ба солимии стоматологӣ WHO 2013 ва барои волидон саволнома барои муайян кардани сатҳи дониш дар бораи пешгирии бемориҳои стоматологӣ ва омилҳои рафтории хатар роҳандозӣ карда шуд.

Натиҷаҳои бадастомада ва навғонии онҳо: 1. Паҳншавӣ ва шиддатнокии хеле баланди кариес ва бемориҳои пародонтӣ дар байнӣ кӯдакон ошкор карда шуд. Муқаррар карда шуд, ки шиддатнокии кариес ва вазнинии бемориҳои пародонтӣ аз синну сол, малакаҳои беҳдоштӣ ва омилҳои рафтории хавф вобаста аст. Нишондиҳандаи шиддатнокии кариес КПУ бештар аз ҷузъҳои "к", "К" вобаста аст.

2. Исботкарда шуд, ки зиёда аз 60% кӯдакон миқдори ками фторидро дар пешоб ихроҷ мекунанд, ки ин аз гипомикроэлементози ошкор ё пинҳонии фторид шаҳодат медиҳад.

3. Бори аввал вобастагии шиддатнокии кариес дар байнӣ кӯдакон аз сатҳи концентратсияи витамини D нишон дода шуд. Таъмини витамини D то сатҳи баробар ё бештар аз 50 нмол/л барои паст кардани дараҷаи раванди кариозӣ коғист. .

4. Огоҳнокии пасти волидайн, кӯдакони синни миёнаи мактабӣ ва наврасон оид ба омилҳои хавф ва масъалаҳои пешгирии кариес ва бемориҳои пародонтӣ ошкор гардида.

5. Нишондиҳандаи паст ва нокифояи СКС ва эҳтиёчи 100%-аи кӯдакон ба табобати профилактиկӣ муайян карда шудааст. Ин аз ғайриканоатбахш ташкил карда шудани кумаки стоматологии бачаҳо шаҳодат медиҳад.

Тавсияҳо ва истифодаи онҳо: бо назардошти талаботи аҳолӣ ба ёрии профилактиկӣ ва сатҳи кумаки стоматологӣ ба аҳолӣ барномаҳои ҷумҳуриявии пешгирии бемориҳои стоматологӣ дар асоси маълумотҳои муосири муоинаи эпидемиологии стоматологӣ ба нақша гирифта ва тартиб дода шаванд.

Барои ислоҳи замонавии истеъмоли витамини D ва истифодаи экзогении фторидҳо сатҳи витамини D ва ихроҷи фтор бо пешобро дар кӯдакон ва наврасони дорои сатҳи баланди кариес муоина карда шаванд.

Ба мақомоти тандурустии амалӣ тавсия дода шавад, ки дар байнӣ чомеаи кӯдакон ва волидони онҳо оид ба пешгирии бемориҳои асосии стоматологӣ пурсиш гузаронда, омилҳои рафтории хавф ва сатҳи дониши онҳо дар ин масъаларо муайян намоянд. Ин имкон медиҳад, ки дар оянда самаранокии тадбирҳои пешгирикунанда назорат карда шавад.

Соҳаи истифодабарӣ: стоматология

ANNOTATION

abstract of the dissertation Ahmadzoda Mansur Ahmad

on the topic: “**Dental status of the child population of Dushanbe**”

Key words: dental status, prevalence and intensity of dental caries, oral hygiene, fluoride load, vitamin D, survey of children and parents.

Purpose of the work: Study the dental health of the child population of Dushanbe.

Research methods : 380 children were examined and 70 parents were interviewed. The study of the dental status of children and adolescents was carried out according to the standardized WHO methodology (modification of Prof. Leus P.A., 2013). In order to identify the initial state of vitamin D and fluoride, the levels of vitamin D in the blood and the concentration of fluoride excretion in the urine were determined. The survey was conducted to identify knowledge on the prevention of dental diseases, both among adolescents and among parents. For each child examined, to record and analyze the results obtained during the study, a WHO 2013 card was created (modified by Prof. Leus P.A., 2013) and an anonymous questionnaire for schoolchildren on dental health WHO 2013, and for parents a questionnaire to identify knowledge on prevention dental diseases and behavioral risk factors.

Results obtained and their novelty: 1. A fairly high prevalence and intensity of caries and periodontal diseases among children was revealed. It has been established that the intensity of caries and the severity of periodontal diseases depend on age, hygienic skills and behavioral risk factors. The indicator of the intensity of caries KPU largely depends on the component “k”, “K”.

2. It has been proven that more than 60% of children excrete low levels of fluoride in their urine, which indicates obvious or latent fluoride hypomicroelementosis.

3. For the first time, the dependence of the intensity of caries among children on the level of vitamin D concentration has been shown. Vitamin D supplementation, up to a level equal to or exceeding 50 nmol/l, is sufficient to reduce the degree of the carious process.

4. Low awareness of parents, children of secondary school age and adolescents on risk factors and issues of prevention of dental caries and periodontal diseases was revealed.

5. Poor and insufficient indicator of USP and 100% need of children for preventive care have been determined. This indicates the unsatisfactory organization of dental care for children.

Recommendations for use: it is necessary to plan and develop republican programs for the prevention of dental diseases on the basis of modern data from a dental epidemiological survey, taking into account the needs of the population for preventive assistance and the level of dental care for the population.

Examine vitamin D levels and urinary fluoride excretion in children and adolescents with high levels of caries intensity for timely correction of vitamin D intake and exogenous fluoride use.

Recommend that practical health authorities conduct a survey of the child population and their parents on the prevention of major dental diseases, to identify behavioral risk factors and the level of knowledge on these subjects. This will allow future monitoring of the effectiveness of preventive measures.

Area of application: dentistry